

Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Фасли 1 Қоидаҳои умумӣ

Боби 1 Қонунҳои оила

Моддаи 1. Заминаҳои асосии қонунҳои оила

1. Оила, ақди никоҳ, модар, падар ва кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти муҳофизати давлат қарор доранд.

2. Қонуни оила ба зарурати таҳқими оила, ба бунёди муносибатҳои оилавӣ дар заминаи муҳаббату эҳтироми якдигар, кӯмаки мутақобила ва масъулияти ҳамаи аъзои оила дар назди оила, раво набудани даҳолати беасоси ҳар шаҳс ба корҳои оила, татбиқи бемонеаи ҳуқуқ ва иҷрои ўхдададориҳои худ аз ҷониби аъзои оила ва имконияти ҳимояи судии онҳо асос меёбад.

3. Танҳо он ақди никоҳе эътироф карда мешавад, ки дар мақомоти давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба ҷо оварда шудааст. Ақди никоҳе, ки бо расму оини динӣ сурат гирифтааст, эътибори қонунӣ надорад.

4. Танзими муносибатҳои оилавӣ дар асоси принципҳои ихтиёри будани ақди никоҳи марду зан, баробарии ҳуқуқи зану шавҳар дар оила, ҳалли масъалаҳои доҳилиоилавӣ дар асоси мувофиқаи тарафҳо, афзалияти тарбияи кӯдакон дар оила, ғамхорӣ нисбати некӯаҳволӣ ва рушди камоли онҳо, таъмини бештари ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои аъзои ноболиг ва гайри қобили меҳнати оила сурат мегирад.

5. Ҳангоми издивоҷ ва дар муносибатҳои оилавӣ ҳама гуна шаклҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи шаҳрвандон аз рӯи мансубияти иҷтимоӣ, наҷодӣ, миллӣ, забонӣ ё динӣ манъ аст.

6. Ҳуқуқи шаҳрвандон дар оила дар асоси қонунгузорӣ дар бораи оила ва дар ҳадде, ки бо мақсади муҳофизати ҳуқуқ, манфиатҳои қонунӣ, ахлоқ, саломатии дигар аъзои оила ва шаҳрвандон лозим мебошад, маҳдуд карда мешавад.

Моддаи 2. Муносибатҳое, ки бо қонунҳои оила танзим мегарданд

Қонунҳои оила шарт ва тартиби ақди никоҳ, қатъ ва беэътибор донистани онро муқаррар менамоянд, муносибатҳои шахсии ғайриамволӣ ва амволиеро, ки дар оила миёни зану шавҳар, падару модар фарзандон, дигар аъзои оила ба миён меоянд, муносибатҳое, ки вобаста бо фарзандҳондӣ, васояту парасторӣ, ба тарбия гирифтани кӯдакон ба миён меоянд, тартиби сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва муносибати дигари оилавиро танзим менамоянд.

Моддаи 3. Қонунҳои оила ва асноди дигаре, ки меъёрҳои ҳуқуқи оилавиро дар бар мегиранд

1. Қонунҳои оила мувофиқи конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин кодекс, дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мутобиқи он қабул гардидаанд, иборат мебошанд.

2. Меъёрҳои ҳуқуқи оилавие, ки дар дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дарҷ гардидаанд, бояд ба конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамин кодекс мутобиқ бошанд.

3. Бақайдирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар бораи бақайдирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ" ба амал бароварда мешавад.

4. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад, ки тибқи асос ва бо мақсади иҷрои ҳамин кодекс ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масъалаҳои оилавӣ санадҳои меъёри ҳуқуқӣ қабул намояд.

Моддаи 4. Истифодаи қонунҳои гражданӣ дар муносибатҳои оилавӣ

Қонунҳои гражданӣ дар танзими муносибатҳои шахсии ғайриамволӣ ва амволии байни аъзои оила истифода мешаванд, агар ин муносибатҳо бо қонунҳои оила танзим нагардида бошанд.

Моддаи 5. Шабоҳати қонун ва ҳуқуқ дар муносибатҳои оилавӣ

Дар ҳолатҳое, ки муносибатҳои байни аъзои оила бо қонунҳои оила ё созишномаи тарафҳо танзим нагардида бошанд ва дар сурати мавҷуд набудани меъёрҳои ҳуқуқи гражданӣ, ки бевосита ин муносибатҳоро танзим менамоянд, нисбат ба чунин муносибатҳо, агар ин хилофи моҳияти онҳо набошад, меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ ва (ё) ҳуқуқи гражданӣ, ки муносибатҳои шабехро танзим менамоянд (шабоҳати қонун), истифода мешаванд. Дар сурати набудани чунин меъёрҳо ҳуқуқу ўҳдадориҳои аъзои оила, бо назардошти асосу принсипҳои умумии ҳуқуқи оила ё ҳуқуқи гражданӣ (шабоҳати ҳуқуқ), инчунин принсипи башардӯстӣ, оқилона ва адолат муайян карда мешаванд.

Моддаи 6. Истифодаи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар муносибатҳои оилавӣ

Агар дар шартномаи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба қоидаҳои дар қонунҳои оила пешбинигардида қоидаҳои дигар муқаррар гардида бошанд, он гоҳ қоидаҳои шартномаи байналмилалӣ истифода мешаванд.

Б о б и 2 Татбиқ ва ҳифзи ҳуқуқи оилавӣ

Моддаи 7. Татбиқи ҳуқуқи оилавӣ ва иҷрои ўҳдадориҳои оилавӣ

1. Шаҳрвандон ба ҳуқуқҳои ба онҳо тааллук дошта, ки аз муносибатҳои оилавӣ ва ҳуқуқҳои оилавӣ, аз ҷумла ҳуқуқи ҳифзи онҳо бармеоянд, бо салоҳиди худ ихтиёрдорӣ менамоянд, агар дар ҳамин кодекс тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад.

Ҳуқуқи худро амалӣ намудани аъзоёни оила ва иҷрои ўҳдадориҳояшон набояд ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои қонунии аъзоёни дигари оила ва дигар шаҳрвандонро вайрон намояд.

2. Ҳуқуқҳои оилавиро қонун ҳифз мекунад, ба истиснои ҳолатҳое, ки ин ҳуқуқҳо хилофи таъиноташон ба амал бароварда мешаванд.

Моддаи 8. Ҳимояи ҳуқуқи оилавӣ

1. Ҳуқуқҳои оилавӣ аз тарафи суд, мақомоти васояту парасторӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва мақомоти дигари давлатӣ ҳимоя карда мешаванд.

2. Ҳимояи ҳуқуқҳои оилавӣ бо усулҳои пешбининамудаи моддаҳои дахлдори ҳамин кодекс сурат мегирад.

Моддаи 9. Истифодаи мӯҳлати даъво дар муносибатҳои оилавӣ

Нисбати талаботе, ки аз муносибатҳои оилавӣ бармеоянд, ба истиснои ҳолатҳое, ки мӯҳлати ҳифзи ҳуқуқи поймолшударо ҳамин кодекс муқаррар намудааст, мӯҳлати даъво татбиқ намегардад. Зимни истифодаи меъёрхое, ки мӯҳлати даъворо муқаррар менамоянд, суд меъёрҳои даҳлдори дар кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардидаро дастури амал қарор медиҳад.

Фасли 2 Ақди никоҳ ва қатъи он

Боби 3 Шарт ва тартиби ақди никоҳ

Моддаи 10. Ақди никоҳ

1. Ақди никоҳ дар мақомоти давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба ҷо оварда мешавад.

2. Ҳуқуку ӯҳдадориҳои зану шавҳар аз лаҳзаи дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба қайди давлатӣ гирифтани ақди никоҳ ба миён меояд.

3. Ақди никоҳҳое, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон то 19 декабря соли 1929 мувофиқи расму оини динӣ ба ҷо оварда шудаанд, бо ақди никоҳҳое, ки дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба қайд гирифта шудаанд, баробар мебошанд.

Моддаи 11. Тартиби ақди никоҳ

1. Қайди ақди никоҳ бо тартиби муқарраркардаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар бораи бағайдигирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ" ба ҷо оварда мешавад.

2. Дар сурати аз ҷониби мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ рад кардани бағайдигирии никоҳ шахсоне, ки ҳоҳиши никоҳ кардан доранд (яке аз онҳо), метавонанд ба суд арз намоянд.

Моддаи 12. Шартҳои ақди никоҳ

1. Барои ақди никоҳ розигии ҳамдигарии марду зани издивоҷкунанда ва синни никоҳӣ доштани онҳо зарур аст.

2. Дар сурати мавҷуд будани монеаҳои дар моддаи 14 ҳамин кодекс зикрёфта ақди никоҳ баста намешавад.

Моддаи 13. Синни никоҳӣ

1. Синни никоҳӣ аз ҳаждаҳсолагӣ муқаррар карда мешавад. (қчт аз 21.07.10. №613)

2. Дар ҳолатҳои истисноӣ суд ҳуқуқ дорад дар асоси ҳоҳиши шахсони издивоҷкунанда синни никоҳи дар ҳамин модда барои марду зан муқарраршударо ба мӯҳлати на бештар аз як сол кам кунад.

3. Ариза тибқи тартиби пешбурди алоҳида, дар суди маҳалли истиқомати шахсе, ки синнаш кам карда мешавад, баррасӣ мегардад.

4. Ҳуқуқи оид ба ҳамин масъала муроҷиат намудан ба суд аз синни ҳабдаҳсолагӣ фаро мерасад. (қчт аз 21.07.10. №613)

Моддаи 14. Ҳолатхое, ки монъеаи ақди никоҳ мегарданд
Ақди никоҳ байни шахсони зерин манъ аст:

- байни шахсоне, ки яке аз онҳо дар никоҳи дигари ба қайдгирифташуда қарор дошта бошад;
- байни бародарону хоҳарони айнӣ ва ўгай (ки аз як падар ё модаранд);
- байни фарзандхондагон ва фарзандхондшудагон;
- байни шахсоне, ки суд яке аз онҳоро бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сустақлиаш (ноқисулақлиаш) ғайри қобили амал эътироф кардааст;
- байни шахсоне, ки суд яке аз онҳоро бо сабаби суиистифодаи нӯшокиҳои спиртӣ ё маводи нашъадор дорои қобилияти маҳдуди амал эътироф намудааст.

Моддаи 15. Муоинаи тиббии шахсони издивоҷкунанда

1. Муоинаи тиббии шахсони издивоҷкунанда, инчунин додани машварат доир ба масъалаҳои тиббию генетикӣ ва масъалаҳои солимгардонии оила аз ҷониби муассисаҳои давлатии тандурустии маҳали истиқомати онҳо ба таври ройгон (бепул) ва танҳо бо ризоияти шахсони издивоҷкунанда анҷом дода мешавад.
2. Натиҷаҳои муоина сирри тиббӣ буда, ба шахси дигари издивоҷкунанда танҳо бо ризоияти шахси муоинашуда маълум гардонида шуданаш мумкин аст.
3. Агар яке аз издивоҷкунандагон аз дигаре ба бемории венерикӣ ва ё "вируси норасоии масунияти одам ва бемории муҳассали норасоии масуният" мубтало будани худро пинҳон дорад, шахси дигар (охирин) метавонад ба суд муроҷиат карда, беэътибор донистани никоҳро талаб намояд (моддаҳои 28-31 ҳамин кодекс).

Б о б и 4 Ақди қатъи никоҳ

Моддаи 16. Асосҳои қатъи ақди никоҳ

1. Ақди никоҳ дар натиҷаи вафот ё яке аз ҳамсаронро фавтида эълон намудани суд қатъ мегардад.
2. Ақди никоҳ бо роҳи бекор кардани он (талоқ) дар асоси аризани зан ё шавҳар ё ҳардуи онҳо, васии зан ё шавҳаре, ки суд ўро ғайри қобили амал эътироф намудааст, инчунин прокурор қатъ гардиданаш мумкин аст.

Моддаи 17. Маҳдуд кардани ҳуқуқи шавҳар оид ба талаби бекор кардани ақди никоҳ
Шавҳар ҳуқуқ надорад ҳангоми ҳомиладории зан ва дар давоми яқуним соли пас аз таваллуди кӯдак бе розигии зан ба суд оиди бекор кардани ақди ақди никоҳ даъво пешниҳод намояд.

Моддаи 18. Тартиби бекор кардани ақди никоҳ

Ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бо тартиби муқаррарномудаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ" ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи моддаҳои 21-24 ҳамин кодекс ба тартиби судӣ бекор карда мешавад.

Моддаи 19. Бекор кардани никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ (хориҷ карда шуд қада 29.04.2006 №183)

Моддаи 20. Баррасии баҳсҳое, ки дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ дар байни зану шавҳар ба миён меоянд

Баҳсҳо дар хусуси тақсими амволи муштараки зану шавҳар, пардоҳти маблағ барои таъминоти зан ё шавҳари эҳтиёҷманди корношоям, инчунин баҳсҳо дар хусуси фарзандон, ки байни зану шавҳар ба миён меоянд ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар бораи бақайдигирӣ давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ", сарфи назар аз бекор кардани ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ба тариқи судӣ баррасӣ мешаванд.

Моддаи 21. Бекор кардани ақди ақди никоҳ дар суд

1. Ақди никоҳ аз тарафи суд дар сурати фарзандони ноболиғ доштани зану шавҳар, ба истиснои ҳолатҳои дар кисми 2 моддаи 19 ҳамин кодекс пешбинигардида ё дар сурати ба бекор кардани ақди никоҳ розӣ набудани зан ё шавҳар, бекор карда мешавад.

2. Ақди никоҳ ба тартиби судӣ, инчунин дар ҳолатҳое, ки зан ё шавҳар бо вучуди муҳолиф набуданашон аз бекор кардани ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ саркашӣ менамояд (ариза додан намехоҳад ё барои сабти бекор кардани ақди никоҳ ҳозир намешавад ва гайра), бекор карда мешавад.

Моддаи 22. Ба тариқи судӣ бекор кардани ақди никоҳ дар сурати розӣ набудани зан ё шавҳар барои бекор кардани никоҳ

1. Зимни баррасии парвандаҳо дар бораи бекор кардани ақди никоҳ, дар сурати розӣ набудани зан ё шавҳар барои бекор кардани ақди никоҳ, суд барои оштӣ додани зану шавҳар тадбирҳо меандешад ва ҳуқуқ дорад, ки баррасии парвандаро мавқуф гузошта, ба зану шавҳар барои оштишавӣ то шаш моҳ мӯҳлат диҳад.(қада 20.03.08 №382)

2. Агар суд муқаррар намояд, ки зиндагии минбаъдаи якҷояи зану шавҳар ва нигоҳ доштани оила имконнопазир гардидааст ва тадбирҳои оштӣ додани зану шавҳар натиҷаи дилҳоҳ надоданд, ақди никоҳ бекор карда мешавад.

3. Агар суд даъвои бекор кардани ақди никоҳро рад кунад, зану шавҳар ҳуқуқ доранд, ки баъди гузаштани се моҳи пас аз рад шудани даъво дар хусуси бекор кардани ақди никоҳ такroran бо ариза даъво муроҷиат намоянд.

Моддаи 23. Ба тариқи судӣ бекор кардани ақди никоҳ ҳангоми розигии мутақобилаи зану шавҳар барои бекор кардани ақди никоҳ

1. Агар зану шавҳари дорои фарзандони ноболиги муштарак, инчунин зану шавҳари дар кисми 2 моддаи 21 ҳамин кодекс тазаккурӯёфта барои бекор кардани ақди никоҳ розӣ бошанд, суд ҳуқуқ дорад ақди никоҳро бекор намояд.

2. Ақди никоҳ дар давоми як моҳи баъди ариза додани зану шавҳар бекор карда мешавад.

Моддаи 24. Масъалаҳое, ки суд ҳангоми қабули ҳалнома дар бораи бекор кардани ақди никоҳ ҳал менамояд

1. Ҳангоми ба тариқи судӣ бекор кардани ақди никоҳ зану шавҳар метавонанд созишномаро дар хусуси бо қадоме аз онҳо зиндагӣ кардани фарзандони ноболиг, дар

бораи тартиби пардоҳт ва андозаи маблағ барои таъминоти фарзандон ва (ё) зан ва (ё) шавҳари ғайри қобили меҳнати эҳтиёҷманд, дар хусуси ҳаҷми ин маблағ ё тақсимоти амволи зану шавҳар барои тасдиқи суд пешниҳод намоянд.

2. Дар сурати набудани созишномаи байни зану шавҳар оид ба масъалаҳои дар қисми 1 ҳамин модда зикръёфта, инчунин агар муқаррар гардад, ки ин созишнома манфиати фарзандон ва ё зан ва шавҳарро поймол мекунад, суд вазифадор аст:

- муайян намояд, ки фарзандони ноболиг пас аз бекор кардани никоҳ бо қадоме аз падару модар зиндагӣ мекунанд;
- муайян намояд, ки барои таъминоти фарзандон аз қадом падару модар ва ба қадом андоза алимент ситонида мешавад;
- бо талаби зану шавҳар (яке аз онҳо) амволи дар таҳти моликияти муштараки онҳо қарордоштаро тақсим намояд;
- бо талаби зан ё шавҳаре, ки аз ҳамсари худ ба гирифтани таъминот ҳуқуқ дорад, андозаи ин таъминотро муайян намояд.

3. Дар мавриде, ки агар тақсими амвол ба манфиатҳои шахсони сеюм даҳл кунад, суд метавонад тақозои тақсими амволро ба истехсолоти алоҳида ҷудо кунад.

Моддаи 25. Лаҳзаи қатъ гардидани ақди никоҳ ҳангоми талоқ

1. Ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз рӯзи бақайдгирии давлатии бекор кардани ақди никоҳ дар китоби сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ дар суд, аз рӯзи эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд қатъ мегардад.

2. Бекор кардани ақди никоҳ дар суд бояд дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз рӯзи эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд, мувофиқи тартиби барои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ муқарраргардида ба қайди давлатӣ гирифта шавад. Бекор кардани ақди никоҳ аз лаҳзаи ба қайди давлатӣ гирифта шуданаш барои шахсони сеюм эътибори ҳуқуқӣ дорад.

Моддаи 26. Барқарор намудани ақди никоҳ дар сурати ҳозиршавии зан ё шавҳаре, ки фавтида эълон шуда ё бедарак ғоибшуда дониста шудааст

1. Дар сурати ҳозиршавии зан ё шавҳаре, ки суд фавтида эълоншуда ё бедарак ғоибшуда эътироф кардааст ва бекор кардани ҳалномаҳои даҳлдори судӣ, мақоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ метавонад дар асоси аризai якҷояи зану шавҳар ақди никоҳро барқарор намояд.

2. Агар зан ё шавҳар бо дигаре издивоҷ карда бошад, ақди никоҳ барқарор карда намешавад.

Моддаи 27. (хориҷ карда шуд қоҷа аз 29.04.2006 №183)

Бо б и 5 Беэътибории ақди никоҳ

Моддаи 28. Беэътибор донистани ақди никоҳ

1. Дар сурати вайрон кардани шартҳои дар моддаҳои 12, 14 ва қисми 3 моддаи 15 ҳамин кодекс, инчунин дар мавриди бастани ақди никоҳи қалбакӣ, яъне агар зану шавҳар ё яке аз онҳо ақди никоҳро бе нияти бунёди оила сабт карда бошанд, ақди никоҳ беэътибор дониста мешавад. Ақди никоҳе, ки маҷбурӣ ё бо роҳи фиреб баста шудааст, тибқи аризай ҷабрдида ё прокурор беэътибор дониста шуданаш мумкин аст.

2. Ақди никоҳ аз ҷониби суд беэътибор дониста мешавад.

3. Суд вазифадор аст, ки дар мӯҳлати се рӯзи баъди эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи беэътибор донистани ақди никоҳ иқтибоси ин ҳалномаи судро ба мақоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандии маҳали бақайдгирии давлатии ақди никоҳ фиристад.

4. Ақди никоҳ аз лаҳзаи баста шуданаш беэътибор дониста мешавад.

Моддаи 29. Шахсоне, ки барои талаби беэътибор донистани ақди никоҳ ҳуқӯқ доранд

1. Шахсони зерин барои талаби беэътибор донистани ақди никоҳ ҳуқӯқ доранд:

Зан ё шавҳари ноболиғ, падару модари ў (шахсони онҳоро ивазкунанда), мақоми васоят ва парасторӣ ё прокурор - агар ақди никоҳ бо шахси ба синни ақди никоҳӣ нарасида ҳангоми мавҷуд набудани иҷозати ақди никоҳ то ба синни ақди никоҳӣ расиданаш (моддаи 13 ҳамин кодекс) баста шуда бошад. Баъди ба синни ҳаждаҳсолагӣ расидани зан ё шавҳари ноболиғ барои талаби беэътибор донистани н ақди икоҳ танҳо ин зан ё шавҳар ҳуқӯқ дорад; (қчт аз 21.07.10. №613)

Зан ё шавҳаре, ки ҳуқуқи ў ҳангоми ақди никоҳ поймол гардидааст, инчунин прокурор - агар ақди никоҳ дар сурати розӣ набудани зан ё шавҳар; дар натиҷаи маҷбуркунӣ, фиреб, ба иштибоҳ андохтан ё вобаста ба вазъи ҳолати худ дар лаҳзаи бақайдгирии ақди никоҳ дарк карда натавонистани моҳияти амали худ ё идора накардани он ҳолат баста шуда бошад;

Зан ё шавҳаре, ки дар хусуси мавҷуд будани ҳолатҳои монеаи ақди никоҳ огоҳӣ надошт, васии зан ё шавҳаре, ки ғайри қобили амал эътироф шудааст, зан ё шавҳари аз ақди никоҳи қабли бекоркарданашуда, шахсони дигаре, ки дар асари ақди никоҳ бо вайрон кардани муқаррароти моддаи 14 ҳамин кодекс басташуда ҳуқуқашон поймол гардидааст, инчунин мақоми васояту сарпаратӣ ва прокурор;

Прокурор, инчунин зан ё шавҳаре, ки ҳангоми бастани ақди никоҳи қалбакӣ дар хусуси қалбакӣ будани он огоҳӣ надошт;

Зан ё шавҳаре, ки ҳуқуқаш ҳангоми чой доштани ҳолатҳои дар қисми 3 моддаи 15 ҳамин кодекс зикргардида, поймол гардидааст.

2. Ҳангоми баррасии парванда дар хусуси беэътибор донистани ақди никоҳи бо шахси ба синни никоҳӣ нарасида, инчунин бо шахси аз тарафи суд ғайри қобили амал эътирофгардида басташуда, барои иштирок дар парванда мақоми васояту парасторӣ ҷалб карда мешавад.

Моддаи 30. Эътиборнок донистани ақди никоҳ (санатсияи ақди никоҳ)

1. Суд метавонад ақди никоҳро эътиборнок ҳисоб кунад, агар дар лаҳзай баррасии парванда дар бораи беэътибор донистани ақди никоҳ ҳолатҳое, ки барои ақди никоҳ монеъ мешуданд, аз байн рафта бошанд.

2. Суд метавонад даъворо оид ба беэътибор донистани ақди никоҳе, ки бо шахси ба синни ақди никоҳӣ нарасида баста шудааст, рад кунад, агар инро манфиатҳои зан ё шавҳари ноболиғ талаб намояд.

3. Суд метавонад ақди никоҳи қалбакиро ҳақиқӣ эътироф намояд, агар то лаҳзай баррасии парванда байни шахсоне, ки ақди никоҳ бастаанд, муносибатҳои заношӯй ба вучуд омада, онҳо барои идомаи ҳаёти оилавӣ розӣ бошанд, ба шарте, ки ҳақиқӣ донистани ақди никоҳ ба ҳукуқҳои шахсони сеюм зарар нарасонад.

4. Ақди никоҳ пас аз бекор кардани он ғайриҳақиқӣ дониста шуда наметавонад, ба истиснои ҳолатҳои вучуд доштани дараҷаи хешии байни зану шавҳар, ки қонун манъ кардааст, ё ҳолате, ки зан ё шавҳар дар лаҳзай бақайдгирии ақди никоҳ дар ақди никоҳи дигари бекорнашуда (моддаи 14 ҳамин кодекс) қарор дошта бошанд.

Моддаи 31. Оқибати ақди никоҳи беэътибор донисташуда

1. Ақди никоҳе, ки суд беэътибор донистааст, ба истиснои ҳолатҳои дар қисмҳои 4 ва 5 ҳамин модда муқарраргардида, ҳукуқу ўҳдадориҳои дар кодекси мазкур пешбинигардидаи зану шавҳарро ба миён намеоварад.

2. Нисбати амволи якҷоя бадастовардаи шахсоне, ки ақди никоҳашон беэътибор дониста шудааст, меъёрҳои кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи моликияти умумии саҳмӣ истифода мешавад. Шартномаи ақди никоҳе, ки зану шавҳар бастаанд (моддаҳои 41-43 кодекси мазкур), беэътибор дониста мешавад.

3. Беэътибор донистани ақди никоҳ ба ҳукуқи қӯдаконе, ки аз ин ақди никоҳ таваллуд ёфтаанд ё дар давоми сесад рӯзи баъди беэътибор донистани ақди никоҳ ба дунъё омадаанд, таъсир намекунад (қисми 2 моддаи 49 ҳамин кодекс).

4. Ҳангоми баровардани ҳалномаи дар бораи беэътибор донистани ақди никоҳ суд метавонад ҳукуқи зан ё шавҳарро, ки баъди бастани чунин ақди никоҳ ҳукуқаш поймол гардидааст, барои мутобики моддаҳои 90, 91 ҳамин кодекс аз зан ё шавҳари дигар гирифтани таъминот эътироф намояд, нисбати тақсими амволи то рӯзи беэътибор донистани ақди никоҳ бадастомада бошад, метавонад муқаррароти дар моддаҳои 34, 38-39 ҳамин кодекс муайянгардидаро татбиқ кунад, инчунин шартномаи ақди никоҳро пурра ё қисман беэътибор донад.

Зан ё шавҳаре, ки дар натиҷаи бастани ақди никоҳи аз ҷониби суд беэътибор донисташуда ҳукуқаш поймол гардидааст, ҳукуқ дорад мувофиқи қоидаҳои пешбининамудаи қонунҳои гражданий ҷуброни зарари моддӣ ва маънавии ба ўрасонидашударо талаб намояд.

5. Зан ё шавҳари соғдил ҳангоми беэътибор донистани ақди никоҳ ҳукуқ дорад фамилияеро, ки ҳангоми сабти ақди никоҳ интихоб намудааст, нигоҳ дорад.

Фасли 3 Ҳукуқ ва ўҳдадориҳои зану шавҳар

Боби 6 Ҳукуқ ва ўҳдадориҳои шахсии зану шавҳар

Моддаи 32. Баробарии зану шавҳар дар оила

1. Зану шавҳар ҳар қадомашон дар интихоби шуғл, касб, намуди фаъолият, иқоматгоҳ ва маҳали будубош озод аст.

2. Масъалаҳои падариву модарӣ, тарбияи фарзанд, маълумотноккунӣ ва масъалаҳои дигари ҳаёти оилавиро зану шавҳар якҷоя, бо назардошти принсипи баробарии зану шавҳар ҳал менамоянд.

3. Зану шавҳар вазифадоранд, ки муносибатҳои худро дар оила дар асоси эҳтирому кӯмаки яқдигарӣ ба роҳ монанд, барои таҳқими оила мусоидат намоянд, ба некӯаҳволӣ ва рушду камоли фарзандонашон ғамхорӣ кунанд.

Моддаи 33. Ҳукуки зану шавҳар дар интихоби фамилия

1. Зану шавҳар ҳангоми ақди никоҳ дар интихоби фамилия баробарҳуқуқ мебошанд.

2. Интихоби фамилияи зану шавҳар бо тартиби муқаррарнамудаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ" амалӣ карда мешавад.

Боби 7 Ҳукуки амволии зану шавҳар

Моддаи 34. Моликиятии муштараки зану шавҳар

1. Амволе, ки зану шавҳар дар давраи заношӯй ҷамъ кардаанд, моликиятии муштараки онҳо мебошад.

2. Даромаде, ки зану шавҳар дар натиҷаи фаъолияти меҳнатӣ, соҳибкорӣ ва зеҳнӣ ба даст овардаанд, нафақа, ёрдампулӣ ва пардохтҳои дигари пулии гирифтаашон, ҷизҳои ҳаридашон, қофазҳои қиматнок, саҳмия, пай ва ҳама гуна амволи манқул ва ғайриманқули дар давоми заношӯй ҷамъкардаашон, сарфи назар аз он, ки ба номи қадоме аз зану шавҳар ҳаридаш шудааст (ё маблағ гузаронида шудааст), моликиятии муштараки онҳо ҳисоб мешавад.

3. Ҳукуқ ба амволи муштарак ҳамчунин ба зан ё шавҳаре низ тааллук дорад, ки дар давоми заношӯй ҳочагиро пеш мебурд, фарзандонро нигоҳубин мекард ё бо сабабҳои узрнок даромади мустақилона надошт.

Моддаи 35. Ҳукуки соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ кардани моликиятии муштараки зану шавҳар

1. Соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории амволе, ки моликиятии муштараки зану шавҳар мебошад, бо ризоияти мутақобилаи онҳо сурат мегирад.

2. Ҳангоми аз ҷониби зан ё шавҳар анҷом додани муомилоти вобаста ба ихтиёрдории амволи умумӣ ҷунин тасаввур мешавад, ки ў бо розигии ҳамсари ҳуд амал мекунад.

Муомилоте, ки аз ҷониби яке аз ҳамсарон оид ба ихтиёрдории амволи умумӣ анҷом дода шудааст, аз ҷониби суд қисман бо сабаби мавҷуд набудани розигии ҳамсари дигар танҳо ҳангоме, ғайриқонунӣ эътироф мегардад, ки агар яке аз онҳо бо ҷунин талаб муроҷиат намояд ва танҳо дар сурати собит гардидани он, ки тарафи дигар аз муомилот оғоҳ буд ё пешакӣ бояд норозӣ будани тарафи дигарро барои анҷом додани ҷунин муомилот медонист.

3. Барои анҷоми муомилоти вобаста бо ихтиёрдории амволи ғайриманқул ва муомилоте, ки мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун тасдиқ ё қайди нотариалиро талаб мекунад, бояд розигии пешакии аз тариқи идораи наториалии давлатӣ тасдиқшудаи зан ё шавҳар гирифта шавад.

Ҳамсаре, ки ризоияти дар идораи наториалии давлатӣ тасдиқшудаи худро барои ичрои аҳд надодааст, ҳуқуқ дорад дар қисми амволи ба худаш таалук дошта дар моликияти умумии якҷоя бекор кардани аҳдро талаб намояд, ё ҳамсар ҳуқуқ дорад ба андозаи хиссаи дар боло зикргардида аз маблағе, ки ҳамсараш аз фурӯши амвол ба даст овардааст, дар давоми се сол аз рӯзи огоҳ шудан аз чунин муомилот ё мебоист аз ичрои чунинмуомилот ё пардохти пули онро талаб намояд.

Моддаи 36. Моликияти ҳар қадоме аз зану шавҳар

1. Амволе, ки ба зану шавҳар то ақди никоҳ тааллук дошт, инчунин амволе, ки дар давраи заношӯй зан ё шавҳар ҳамчун ҳадъя ё мерос гирифтааст, моликияти ҳар қадоми онҳо мебошад.

2. Ашъёи истифодай шахсӣ (либос пойафзол ва ғайра), ба истиснои ҷавоҳирот ва асбоби дигари зебу зинат, гарчанде дар давраи заношӯй аз ҳисоби маблағҳои умумии зану шавҳар ба даст оварда шудаанд, моликияти шахсии ҳар қадоме аз зану шавҳар ба ҳисоб мераванд.

3. Суд метавонад амволеро, ки ҳар қадоме аз зану шавҳар ҳангоми чудо зиндагӣ карданашон ҷамъ овардаанд, дар сурати воқеан қатъ гардидани ақди никоҳ моликияти ҳар қадоми онҳо эътироф намояд.

Моддаи 37. Моликияти муштараки зану шавҳар донистани амволи ҳар қадоми онҳо

Амволи ба ҳар як ҳамсар тааллук доштаро метавон моликияти муштараки онҳо донист, агар муқаррар гардад, ки дар давоми заношӯй аз ҳисоби амволи умумии зану шавҳар ё амволи шахсии зан ё шавҳар ва ё меҳнати ў саҳме гузошта шудааст, (таъмири асосӣ, азnavsозӣ, азnavчиҳозонӣ ва ғайра), ки дар натиҷаи он арзиши амволи ба ҳар қадоме аз зану шавҳар тааллук дошта хеле афзудааст, агар дар аҳдномаи байни онҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

Моддаи 38. Тақсими амволе, ки моликияти муштараки зану шавҳар мебошад

1. Тақсими амволе, ки моликияти муштараки зану шавҳар мебошад, чӣ дар давоми заношӯй ва чӣ баъди талоқ, бо талаби ҳар қадоме аз онҳо, инчунин дар ҳолати аз ҷониби қарздиҳанда талаб кардани тақсими моликияти умумии зану шавҳар барои ситонидани маблағи қарз аз саҳми зан ё шавҳар дар моликияти умумӣ сурат гирифта метавонад.

2. Дар сурати тақсими амволи умумии зану шавҳар дар давраи заношӯй он қисми амволи умумие, ки тақсим нашуда буд, инчунин амволе, ки зану шавҳар дар давраи ақди никоҳ ҷамъ кардаанд, моликияти умумии онҳоро ташкил медиҳад.

3. Амволи умумии зану шавҳар метавонад бо созишномаи зану шавҳар дар байни онҳо тақсим карда шавад. Дар ҳолати ба миён омадани баҳс вобаста ба тақсими амволи муштараки зану шавҳар, инчунин муайян намудани саҳми зану шавҳар дар ин амвол он ба тартиби судӣ ҳал карда мешавад.

4. Зану шавҳар ҳукуқ доранд, ки тақсими пасандоз, саҳмия, ҳисса ва саҳми дар сармояи муассисай кредитӣ ё ташкилотҳои дигари тичоратӣ ва ғайритичоратӣ ба номи яке аз онҳо гузоштаашонро талаб намоянд, агар ин пардохтҳо моликияти муштараки онҳо бошанд.

5. Пасандозҳое, ки зану шавҳар аз ҳисоби амволи умуниашон ба номи фарзандони ноболиғи худ гузоштаанд, амволи мутааллиқ ба фарзандон дониста шуда, ҳангоми тақсими амволе, ки моликияти муштараки зану шавҳар мебошад, ба инобат гирифта намешаванд.

6. Нисбати талаби зану шавҳари чудошуда дар хусуси тақсими амволи муштараки онҳо, ки онҳо дар давраи заношӯй ҷамъ овардаанд, мӯҳлати сесолаи даъво истифода мешавад.

Моддаи 39. Муайян намудани ҳисса ҳангоми тақсими амволе, ки моликияти муштараки зану шавҳар мебошад

1. Ҳангоми тақсими амволе, ки дар моликияти муштараки зану шавҳар мебошад ва муайян намудани ҳиссаи зану шавҳар дар ин амал ҳиссаи онҳо баробар дониста мешавад, агар дар аҳдномаи байни онҳо тартиби дигар пешбинӣ нагардида бошад.

2. Суд метавонад ҳиссаи зан ё шавҳарро дар амволи умуниашон бо дарназардошти манфиати фарзандони ноболиғ ё манфиати қобили таваҷҷӯҳи зан ё шавҳар, зиёд кунад. Ҳиссаи зан ё шавҳар бо назардошти корношоямии онҳо, инчунин агар яке аз онҳо бо сабабҳои узрнок даромад нағирифта бошад ё амволи умуниро бар зарари манфиати оила сарф карда бошад, инчунин дар сурати ҷой доштани ҳолатҳои дигари қобили таваҷҷӯҳ мумкин аст зиёд карда шавад.

3. Ҳангоми тақсими амволи умумии зану шавҳар суд бо талаби онҳо муайян менамояд, ки қадом ашъё бояд ба қадоме аз онҳо дода шавад. Агар ба зан ё шавҳар ашёе дода шавад, ки арзиши он аз ҳиссаи барои ў муайяншуда зиёд бошад, барои ҳамсари ў метавонад ҷубронпулӣ ё ҷуброни дигар муқаррар карда шавад.

4. Қарзи умумии зану шавҳар ҳангоми тақсими амволи умумӣ дар байни зану шавҳар баробар ба ҳиссаи ба ҳар яки онҳо муқарраршуда тақсим карда мешавад.

5. Ашёе, ки маҳсус барои қонеъ гардонидани талаботи фарзандони ноболиғ харида шудаанд (либос, поїафзол, лавозимоти мактаб ва варзиш, асбобҳои мусиқӣ, китобҳои қӯдакона ва ғайра) ба ихтиёри зан ё шавҳар, ки фарзандон бо ў зиндагӣ мекунанд, бе ҷуброн гузошта мешаванд.

Б о б и 8 Аҳдномаи ақди никоҳ

Моддаи 40. Аҳдномаи ақди никоҳ

Аҳдномаи ақди никоҳ- созишномаи шахсоне мебошад, ки издивоч мекунанд ё созишномаи зану шавҳар аст, ки ҳуқуқи амволӣ ва ўҳдадориҳои онҳоро дар давраи заношӯй ва (ё) дар ҳолатҳои бекор кардани он муайян менамояд.

Моддаи 41. Бастани аҳдномаи ақди никоҳ

1. Аҳдномаи ақди никоҳ метавонад ҳам то бақайдгирии давлатии ақди никоҳ ва ҳам дар ҳар вақти давраи заношӯй баста шавад.

Аҳдномаи ақди никоҳ, ки то бақайдгирии давлатии ақди никоҳ баста шудааст, аз рӯзи бақайдгирии давлатии ақди никоҳ эътибор пайдо мекунад.

2. Аҳдномаи ақди никоҳ дар шакли хаттӣ баста шуда, бояд аз ҷониби нотариус тасдиқ карда шавад. Риоя накарданни ин расмиёт боиси беэътибор донистани аҳднома мегардад.

Моддаи 42. Мундариҷаи аҳдномаи ақди никоҳ

1. Зану шавҳар ҳуқуқ доранд, ки бо аҳдномаи ақди никоҳ низоми моликиятии муштараки ба амволи умумӣ муқаррарнамудаи қонунро (моддаи 34 кодекси мазкур) тағйир дода, низоми моликиятии саҳмиро ба тамоми амволи дар давоми ақди никоҳ ҷамъовардаашон ё ба намудҳои алоҳидай он ё ҳуд ҳама гуна низоми амволи умуниашонро, ки ба ҳар яки онҳо тааллук дорад, муқаррар намоянд.

Аҳдномаи ақди никоҳ метавонад ҳам нисбати амволи мавҷуда ва ҳам нисбати амволи ояндаи зану шавҳар баста шавад.

Зану шавҳар ҳуқуқ доранд, ки дар аҳдномаи ақди никоҳ ҳуқуқу ўҳдадориҳои худро дар мавриди таъминоти яқдигар; тариқи иштирокро дар даромади ҳамдигар; тартиби ҳарочоти оиларо аз ҷониби ҳар қадоми онҳо; ҳарочоти тарафайни ҷашну маросимҳои оилавӣ ва амволеро муайян намоянд, ки дар сурати бекор кардани ақди никоҳ ба ихтиёри ҳар қадоми онҳо гузошта мешавад, инчунин ҳама гуна муқаррароти дигари марбут ба муносибатҳои амволиашонро дохил намоянд. (кҷт аз 20.03.08 №382)

2. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои пешбининамудаи аҳднома метавонад бо мӯҳлатҳои муайян маҳдуд карда шавад ё бо шарти фаро расидан ё фаро нарасидани шароити алоҳидай вобаста карда шавад.

3. Аҳдномаи ақди никоҳ наметавонад қобилиятии ҳуқуқӣ ё амалии зану шавҳар; ҳуқуқи онҳоро барои муроҷиат ба суд ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқҳояшон; танзими муносибатҳои шахсии ғайриамвонии байнӣ зану шавҳар; ҳуқуқу ўҳдадориҳои шахсии зану шавҳарро нисбати фарзандон маҳдуд кунад; муқарраротро пешбинӣ намояд, ки ҳуқуқи ҳамсари корношоями эҳтиёҷмандро ба таъминот маҳдуд кунанд ва шартҳои дигаре дошта бошад, ки зан ё шавҳарро дар ҳолати ниҳоят ногувор гузоранд ё хилофи асосҳои умумӣ ва мазмуну мӯҳтавои қонунҳои оила бошанд.

Моддаи 43. Тағйир додани аҳдномаи ақди никоҳ

1. Аҳдномаи ақди никоҳро дар ҳар давра бо мувофиқаи зану шавҳар тағйир додан ва ё беэътибор кардан мумкин аст. Созишнома дар бораи тағйир додан ё беэътибор донистани аҳдномаи ақди никоҳ дар ҳамон шакле, ки аҳдномаи ақди никоҳ баста мешавад, ба имзо мерасад.

Ба якҷониба рад намудани иҷрои аҳдномаи ақди никоҳ иҷозат дода намешавад.

2. Бо талаби зан ё шавҳар аҳдномаи ақди никоҳ бо ҳалномаи суд тибқи асос ва тартиби муқаррарнамудаи кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйир дода ё бекор карда шуданаш мумкин аст.

3. Амали аҳдномаи ақди никоҳ аз лаҳзаи қатъ кардани ақди никоҳ (моддаи 25 ҳамин кодекс) ба ғайр аз ҳолатхое, ки дар аҳдномаи ақди никоҳ барои давраи баъди қатъи ақди никоҳ пешбинӣ шудааст, қатъ мегардад.

Моддаи 44. Беэътибор донистани аҳдномаи ақди никоҳ

1. Аҳдномаи ақди никоҳ бо асосхое, ки дар кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон барои беэътибории муоҳидаҳо пешбинӣ гардидаанд, аз тарафи суд пурра ё қисман беэътибор дониста мешавад.

2. Аҳдномаи ақди никоҳ дар сурати вайрон кардани талаботи қисми 3 моддаи 42 ҳамин кодекс дар асоси даъвои зану шавҳар (яке аз онҳо), агар шартҳои аҳднома ин ҳамсарро дар вазъияти ниҳоят ногувор гузорад, инчунин дар асоси даъвои қарздиҳандагон ҳангоми вайрон кардани талаботи моддаи 47 кодекси мазкур метавонад аз тарафи суд пурра ё қисман беэътибор дониста шавад.

Моддаи 45. Аҳдномаҳои дигар доир ба амвол

Зану шавҳар, инчунин дигар аъзои болиги оила ҳукуқ доранд байни худ аҳдномаи ҳадя, ҳариду фурӯш ва ҳама гуна аҳдномаҳои дигаре банданд, ки хилоғи қонун нестанд. Муносибатхое, ки дар асоси ин гуна аҳдномаҳо байни зану шавҳар ва аъзоёни дигари оила ба миён меоянд, тавассути қонунҳои гражданий танзим мегарданд.

Боби 9 Масъулияти зану шавҳар аз рӯи ӯҳдадориҳо

Моддаи 46. Ситонидани маблағ аз амволи зану шавҳар

1. Аз рӯи ӯҳдадориҳои яке аз ҳамсарон маблағ танҳо аз амволи ё зан ё шавҳар ситонида мешавад. Дар сурати нокифоя будани ин амвол кредитор ҳақ дорад ҷиҳати ситонидани қарз чудо кардани ҳиссаи зан ё шавҳари қарздорро аз амволи умумии онҳо талаб кунад.

2. Ситонидани маблағ аз амволи умумии зану шавҳар аз рӯи ӯҳдадориҳои умумии зану шавҳар, инчунин он аз рӯи ӯҳдадориҳои яке аз онҳо сурат мегирад, агар суд муқаррар намояд, ки ҳамаи ҷизҳои мувоғики ӯҳдадорӣ гирифтаи зан ё шавҳар барои эҳтиёҷоти оила масраф шудаанд

3. Агар бо ҳукми суд муқаррар гардад, ки амволи дар моликияти муштараки зану шавҳар буда аз маблағи бо роҳи ҷиноят бадастовардаи зан ё шавҳар ҳариду шудааст ё афзун гардидааст, маблағ мутаносибан аз амволи умумии зану шавҳар ё аз як қисми он ситонида мешавад.

4. Масъулияти зану шавҳар барои зараре, ки фарзандони ноболиғашон расонидаанд, тавассути қонунҳои гражданий муайян карда мешаванд.

Моддаи 47. Кафолати ҳукуқи қарздиҳандагон ҳангоми бастани ақди никоҳ ё тағиیر додан ва беэътибор кардани аҳдномаи ақди никоҳ

1. Ҳамсар вазифадор аст, ки дар ҳусуси бастан, тағиир додан ё қатъ кардани аҳдномаи ақди никоҳ қарздиҳандай (қарздиҳандагони) ҳудро огоҳ созад. Дар сурати иҷро накарданни ин ӯҳдадорӣ, ҳамсар, сарфи назар аз мӯҳтавои аҳдномаи ақди никоҳ, тибқи ӯҳдадориҳои худ масъулият дорад.

2. Қарздиҳандай (қарздиҳандагони) зан ё шавҳари қарздор ҳукуқ дорад вобаста ба ҳолатҳои моҳиятан тағиир ёфтани вазъият, тибқи тартиби муқаррарнамудаи кодекси

гражданий Чумхурии Тоҷикистон, тафйир додани шарту шароит ё бекор кардани аҳдномаи байни онҳо басташударо талаб намоянд.

Фасли 4 Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои падару модар ва фарзандон

Боби 10 Муқаррар намудани аслу насаби фарзандон

Моддаи 48. Асосҳои ба миён омадани ҳуқуқ ўҳдадориҳои падару модар ва фарзандон

Ҳуқуқу ўҳдадориҳои падару модар ва фарзандон ба аслу насаби фарзандон, ки мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун тасдиқ шудааст, асос меёбанд.

Моддаи 49. Муқаррар намудани аслу насаби қӯдак

1. Аслу насаби қӯдакро аз модар (модарӣ) мақоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар асоси асноди тасдиқкунандаи зодани қӯдакро дар муассисаи тиббӣ таваллуд кардани модар ва дар сурати берун аз муассисаи тиббӣ таваллуд ёфтани қӯдак бошад, дар асоси асноди тиббӣ, гувоҳии шоҳидон ва далелҳои дигар муқаррар менамояд.

2. Агар қӯдак аз шахсоне, ки бо ҳам ақди никоҳи ба қайд гирифташуда доранд, инчунин дар давоми сесад рӯзи пас аз қатъи ақди никоҳ ё беътибор доистани ақди никоҳ ё вафоти шавҳари модараш таваллуд ёфта бошад, падари қӯдак шавҳари (шавҳари собики) модар эътироф мегардад, ба шарте, ки акси он исбот нашуда бошад (моддаи 53 ҳамин кодекс).

3. Агар модар арз кунад, ки падари қӯдак шавҳари (шавҳари собики) ў нест, падари қӯдак мувофиқи қоидаҳои муқаррар намудаи кисми 4 моддаи мазкур ё моддаи 50 ҳамин кодекс муқаррар карда мешавад.

4. Падар будани шахсе, ки бо модари қӯдак ақди никоҳ надорад, бо роҳи аз ҷониби падару модари қӯдак ба мақоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ додани ариза; дар сурати фавти модар, ғайри қобили амал эътироф гардидани ў, имконнапазирии муайян намудани маҳали буду боши модар ё аз ҳуқуки падару модарӣ маҳрум шудани ў бошад, дар асоси аризаи падари қудак, бо мувофиқаи мақоми васояту парасторӣ ва ҳангоми набудани чунин аҳднома бо ҳалномаи суд муқаррар карда мешавад.

Ҳангоми мавҷуд будани ҳолатҳое, ки асос медиҳанд чунин таҳмин карда шавад, ки додани аризаи муштарак дар бораи муқаррар намудани падарӣ пас аз таваллуди қӯдак ғайриимкон ё мушкил мебошад, падару модари қӯдаки оянда, ки ақди никоҳ надоранд, ҳақдоранд ҳангоми ҳомиладории модар ба мақоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бо чунин ариза муроҷиат кунанд. Сабти падару модар баъди таваллуди қӯдак сурат мегирад.

5. Муқаррар намудани падари шахси ба синни балоғат расида танҳо бо розигии ў ва агар ин шахс ғайри қобили амал доиста шавад, бо розигии васӣ ё мақоми васояту парастории ў мумкин аст.

Моддаи 50. Ба тартиби судӣ муқаррар намудани падарӣ

1. Дар сурати аз падару модари ақди никоҳнадошта таваллуд ёфтани қӯдак ва набудани аризаи муштараки падару модар ё аризаи падари қӯдак, аслу насаби қӯдак аз шахси мушаххас (падар) дар асоси аризаи яке аз падару модар ё васии (парастори) қӯдак, аризаи шасхе, ки қӯдак дар таъминоташ мебошад, инчунин ҳангоми ба балоғат расидан дар асоси аризаи худи қӯдак ба тариқи судӣ муқаррар карда мешавад.

2. Ҳангоми муқаррар намудани падарӣ суд зиндагӣ ва пешбурди хочагии якҷоя бо модари кӯдак ё тарбияи муштарак ё таъмини кӯдак ё далелҳои дигари боэътиномодеро, ки аз ҷониби шахси мушаххас таваллуд шудани кӯдак, далелҳои саҳех тасдиқунандаи аз ҷониби ҷавобгар эътироф гардидани падариро сабит месозад, ба назар мегирад.

Моддаи 51. Аз ҷониби суд муқаррар намудани далели эътирофи падарӣ
Дар ҳолати фавти шахсе, ки худро падари кӯдак эътироф мекард, вале бо модари кӯдак ақди никоҳ надошт, далели падар эътироф шудани ў метавонад аз рӯи қоидаҳои муқаррарнамудаи қонунҳои мурофиаи гражданий ба тартиби судӣ муқаррар карда шавад.

Моддаи 52. (хориҷ карда шуд к чӯз аз 29.04.2006 №183)

Моддаи 53. Баҳси муайянкуни падарӣ (модарӣ)

1. Сабти падару модар дар дафтари сабти таваллуди кӯдак, ки мутобиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар бораи бақайдигирӣ давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ" сурат гирифтааст, сабиткунандаи аслу насаби кӯдак аз шахсони дар он зикргардида буда он танҳо ба тартиби судӣ бо талаби шахси ҳамчун падар ё модари кӯдак сабтёфта ё шахсе, ки воқеан падар ё модари кӯдак мебошад, инчунин аз ҷониби васии падару модари қудак, инчунин худи кӯдак ҳангоми расидан ба синни балоғат, васии падар ё модари аз тарафи суд гайри қобили амал эътирофгардида мавриди баҳс қарор гирифта метавонад.

2. Талаби шахсе, ки дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар бораи бақайдигирӣ давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ" падари кӯдак сабт шудааст, дар мавриди баҳси падарӣ қонеъ гардонида намешавад, агар дар лаҳзаи сабт ин шахс медонист, ки ў воқеан падари кӯдак намебошад.

3. Шахсе, ки ба сифати падар ё модари кӯдак сабт шудааст, ё шахсе, ки воқеан падари кӯдак аст, дар сурати фавти модар ё аз ҳуқуқи падару модар маҳрум кардани ў ҳуқуқ дорад дар давоми як сол аз он вакте, ки ба ў сабти гузаронидашуда маълум гардидаст ё мебоист маълум гардад, баҳс кунад. Агар то ин муддат шахси падар ё модар сабтгардида шахси ноболиғ ҳисоб шавад, мӯҳлати як сол аз рӯзи ба синни ҳаждаҳсолагӣ расидани ў ба ҳисоб гирифта мешавад.

Моддаи 54. Ҳуқуқу ўҳдадориҳои фарзандоне, ки аз шахсони бо ҳам никоҳ надошта таваллуд ёфтаанд

Агар падарӣ мувофиқи тартиби пешбининамудаи моддаҳои 50-51 ҳамин кодекс муқаррар карда шуда бошад, фарзандон нисбати падару модар ва хешу акрабояшон ҳамон ҳуқуқу ўҳдадориҳоро доранд, ки кӯдакони аз шахсони бо ҳам никоҳбаста таваллудёфта доранд.

Боби 11 Ҳуқуқи кедакони ноболиӣ

Моддаи 55. Ҳуқуқи кӯдак барои зиндагӣ ва тарбия дар оила

1. Кӯдак шахсе эътироф карда мешавад, ки ба синни ҳаждаҳсолагӣ (ба синни балоғат) нарасидааст.

2. Ҳар кӯдак ҳуқуқ дорад, ки дар оила зиндагӣ кунад ва тарбия гирад. Кӯдак ба ғамхории падару модар, таъмини манфиатҳояш, рушду такомули ҳамаҷониба, эҳтироми шаъни инсонии худ ҳуқуқ дорад.

Дар сурати набудани падару модар, аз ҳуқуқи падару модар маҳрум кардани онҳо ва дар ҳолатҳои дигари аз даст додани васояти падару модар, ҳуқуқи кӯдак барои тарбия дар

оила мувофики тартиби мұқаррарнамудаи боби 18 ҳамин кодекс аз ҷониби мақомоти васояту парасторй таъмин карда мешавад.

Моддаи 56. Ҳуқуқи күдак барои муошират бо падару модар ва дигар хешу ақрабо

1. Күдак ҳуқуқи муоширатро бо падару модар, бобо, бибӣ (модаркалон), бародарону ҳоҳарон ва дигар хешу ақрабо дорад. Бекор кардани ақди никоҳ аз ҷониби падару модар, беэътибор донистани он ё зиндагии чудогонаи падару модар ба ҳуқуқи күдак таъсир намерасонад.

Дар сурати чудо зиндагӣ кардани падару модар күдак ҳуқуқ дорад, ки бо ҳар қадоми онҳо муошират кунад. Күдак инчунин ҳуқуқ дорад дар сурати дар давлатҳои мухталиф зиндагӣ кардани падару модар ва баъди бекор кардани ақди никоҳ низ бо онҳо муошират кунад.

2. Фарзанде, ки дар ҳолати фавқулодда қарор дорад (ҳангоми дастгир кардан, ҳабс, дар маҳбас нигоҳ доштан, дар муассисаи тиббӣ будан ва ғайра) мувофики тартиби мұқаррарнамудаи қонун барои муошират бо падару модар ва дигар хешу ақрабои худ ҳуқуқ дорад.

Моддаи 57. Ҳуқуқи күдак ба ҳимоя

1. Күдак ба ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии худ ҳуқуқ дорад.

Ҳуқуқу манфиатҳои күдакро падару модар (шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд) ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин кодекс, мақомоти васояту парасторй, прокурор ва суд ҳимоя мекунанд.

2. Күдак ҳуқуқ дорад аз сўиистифодаи падару модар (шахсони ивазкунандаи онҳо) хифз карда шавад.

Ҳангоми вайрон кардани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии күдак, ё аз ҷумла ичро накардан ё ичрои номатлуби ўхдадориҳо аз ҷониби падару модар (яке аз онҳо) оид ба тарбияю таълими күдак ё сўиистифода аз ҳуқуқҳои падару модарӣ күдак ҳуқуқ дорад ба мақоми васоят ва парасторй ва пас аз расидан ба синни чордаҳсолагӣ ҷиҳати ҳимоя аз ҷониби онҳо ба суд муроциат кунад.

3. Шахсони мансабдори ташкилотҳо ва дигар шаҳрвандоне, ки аз таҳдид ба ҳаёт ё саломатии күдак ё поймол гардидан ҳуқуқу манфиатҳои күдак дар оила огоҳӣ пайдо мекунанд, вазифадоранд дар ин ҳусус ба мақоми васояту парастори маҳали воқеии истиқомати күдак маълумот диҳанд. Ҳангоми гирифтани чунин маълумот мақоми васояту парасторй вазифадор аст барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии күдак чораҳои зарурӣ андешад.

Мақоми васояту парасторй ҳуқуқ доранд, дар ҳолатҳои зарурӣ бо ҷалби намояндагони мақомоти милитсия ба оилаҳое, ки дар онҳо зиндагӣ кардани күдакон ба ҳаёту саломатии онҳо хатарнок аст, бемонеа ворид шаванд.

Моддаи 57(1). Ҳуқуқи күдак барои озодона изҳор намудани фикри худ

Күдак ҳуқуқ дорад дар ҳалли ҳама гунна масъалаҳои оилавӣ, ки ба манфиатҳои ў даҳл доранд, фикри худро озодона изҳор намояд, ҳамчунин дар рафти мурофиаҳои судӣ ва маъмурӣ иштирок кунад. Ба инобат гирифтани фикри күдаки аз сини даҳсола боло ҳатмӣ

мебошад. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи кодекси мазкур мақомоти васоят ва парасторӣ ё суд метавонанд танҳо бо ризоияти кӯдаки аз синни даҳсола боло қарор қабул намояд.

Муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва таълимии томактабӣ, мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъияти ва падару модар барои озодона изҳор намудани фикри кӯдак бояд дар ҷомеа ва оила шароит фароҳам оваранд.

Моддаи 58. Ҳуқуқи кӯдак ба доштани ном, номи падар ва фамилия

1. Кӯдак ба доштани ном, номи падар ва фамилия ҳуқуқ дорад.
2. Тартиби сабти ном, номи падар ва фамилия дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар бораи бақайдигирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ" сурат мегирад.

Моддаи 59. (хориҷ карда шуд қфт аз 29. 04. 2006 №183)

Моддаи 60. Ҳуқуқи амволии кӯдак

1. Кӯдак мувофиқи тартиб ва андозаи муқаррарнамудаи ҳамин кодекс аз падару модари ҳуд ва аъзои дигари оила ба гирифтани таъминот ҳуқуқ дорад.
2. Кӯдак ба даромади бадастоварда, амволи ҳадя ё меросгирифта ва ҳама гуна амволи дигаре, ки тибқи қонун ба ўтааллук дорад, дорои ҳуқуқи моликият мебошад.

Ҳуқуқи кӯдак барои ихтиёрдории амволи таҳти моликияташ қарордошта тибқи меъёрҳои даҳлдори қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Дар сурати ваколати идоракуни амволи кӯдакони ноболигро анҷом додани падару модар нисбат ба онҳо қоидаҳое татбиқ мегарданд, ки дар қонунҳои гражданий дар мавриди ихтиёрдории амволи шахси таҳти парасторӣ гирифташуда пешбинӣ шудаанд.

3. Ҳангоми дар қайди ҳаёт будани падару модар, кӯдак ҳуқуқи моликият ба амволи онҳо ва падар ё модар ҳуқуқи моликият ба амволи кӯдакро надоранд. Фарзандон ва падару модар, ки якҷоя зиндагӣ мекунанд, амволи ҳамдигарро бо мувофиқаи муштарак соҳибӣ мекунанд ва истифода мебаранд.

4. Дар сурати ба миён омадани ҳуқуқи моликияти умумии падару модар ва кӯдак ҳуқуқи онҳо дар мавриди соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории амволи умумӣ тибқи қонунҳои гражданий муайян карда мешавад.

Боби 12 Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои падару модар

Моддаи 61. Баробарии ҳуқуқу ўҳдадориҳои падару модар

1. Падару модар нисбати фарзандонашон ҳуқуқу ўҳдадориҳои баробар доранд (ҳуқуқи падару модар).
2. Ҳуқуқҳои падару модар, ки дар ҳамин боб пешбинӣ шудааст, ҳангоми ба синни ҳаждаҳсолагӣ (синни балоғат) расидани кӯдакон, инчунин ҳангоми ақди никоҳ бастани кӯдакони ноболиг ва дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонун дар мавриди аз ҷониби кӯдакон то ба синни балоғат расиданашон ба даст овардани мукаллафияти пурра, қатъ мегардад.

Моддаи 62. Ҳуқуқи падару модари ноболиг

1. Падару модари ноболиғ хуқуқ доранд бо күдак мустақилона зиндагй кунанд ва дар тарбияи ӯиштиrok намоянд.

2. Падару модари ноболиғ, ки ақди никоҳ набастаанд, дар сурати таваллуд шудани күдак ҳақ доранд пас аз расидан ба синни ҳабдаҳсолагй мустақилона хуқуки падару модарии худро татбиқ намоянд. То ба синни ҳабдаҳсолагй расидани падару модари ноболиғ ба күдак васй таъин шуданаш мумкин аст, ки якчоя бо падару модари ноболиғ тарбияи күдакро анчом медиҳад. Ихтилофе, ки байни васии күдак ва падару модари ноболиғ ба миён меоянд, аз ҷониби мақоми васояту парасторӣ ҳал карда мешаванд. (қчт аз 21.07.10.№ 613)

3. Падару модари ноболиғ хуқуқ доранд бо асосҳои умумӣ барои эътироф намудани падарӣ ва модарии худ баҳс намоянд, инчунин то расидан ба синни ҳабдаҳ онҳо ба тартиби муқаррарнамудаи судӣ хуқуки талаби муқаррар намудани падарӣ ва модариро нисбати фарзандонашон доранд. . (қчт аз 21.07.10.№ 613)

Моддаи 63. Хуқуқу ўҳдадориҳои падару модар дар тарбия ва таълими фарзандон

1. Падару модар барои тарбияи фарзандони худ дорои хуқуқу ўҳдадорӣ мебошанд.

Падару модар барои тарбия ва рушду камоли фарзандонашон масъулият дошта, вазифадоранд, ки дар бораи саломатӣ, такомули ҷисмонӣ, рӯҳӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ, таълим, қасбомӯзии фарзандонашон ғамхорӣ намоянд.

Падару модар дар тарбияи фарзандони худ нисбат ба ҳамаи шахсони дигар хуқуки афзалиятнок доранд.

2. Падару модар вазифадоранд, ки барои гирифтани таҳсилоти умумии асосӣ, ба фарзандонашон имконият фароҳам оваранд.

Падару модар хуқуқ доранд, ки бо назардошти фикру ҳоҳиши фарзандонашон муассисаҳои таълимӣ ва шаклҳои таҳсили онҳоро то давраи аз ҷониби онҳо гирифтани маълумоти умумии асосӣ интихоб намоянд.

Моддаи 64. Хуқуқу ўҳдадориҳои падару модар ба ҳимояи хуқуқу манфиатҳои фарзандон

1. Ҳифзи хуқуқу манфиатҳои күдакони ноболиғ ба зиммаи падару модари онҳо гузошта мешавад.

Падару модар намояндагони қонунии фарзандони худ буда хуқуқу манфиатҳои онҳоро бе ваколатҳои маҳсус дар муносибат бо ҳамагуна шахсони воқеӣ ва хуқуқӣ, аз ҷумла дар судҳо ҳимоя менамоянд.

2. Падару модар наметавонанд аз хуқуқи фарзандони худ намояндагй кунанд, агар мақоми васоят ва парасторӣ муқаррар карда бошад, ки байни манфиатҳои падару модар ва фарзандон ихтилоф вучуд дорад. Дар сурати ихтилофот байни падар ё модар ва күдакон мақоми васоят ва парасторӣ вазифадоранд ҷиҳати ҳифзи хуқуқ ва манфиатҳои күдакон намоянда таъин кунанд.

Моддаи 65. Татбиқи хуқуқу ўҳдадориҳои падару модар

1. Хукуқу ўҳдадориҳои падару модар набояд бар хилофи манфиатҳои фарзандон татбиқ шаванд. Таъмини манфиатҳои фарзандон бояд мавзӯи асосии ғамхории падару модар бошад.

2. Ҳангоми истифодаи хукуқи падару модар он набояд ба саломатии чисмонию рӯхии кӯдак ва такомули маънавии ўзарар расонанд. Усулҳои тарбияи кӯдакон бояд ба муомилаи бераҳмона, дағалона ва пасткунандай шаъни инсонии кӯдак ё суиистифода ва истисмори кӯдакро аз ҷониби падару модар истиисно кунанд.

Падару модаре, ки хукуқу ўҳдадориҳои худро бар зарари хукуқу манфиатҳои кӯдак татбиқ менамоянд, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ба ҷавобгарӣ қашидат мешаванд.

3. Тамоми масъалаҳои марбут ба тарбияи фарзандонро падару модар бо ризоияти ҳамдигар ва бо назардошти манфиати кӯдакон ва фикру ақидаи онҳо ҳал менамоянд. Дар сурати ҷой доштани ихтилофот, падару модар (яке аз онҳо) барои ҳалли ин ихтилофотҳо метавонанд ба мақоми васояту парасторӣ ё суд муроҷиат кунанд.

4. Ҷои истиқомати кӯдак дар сурати чудо зиндагӣ кардани падару модар бо мувофиқаи байни онҳо муқаррар карда мешавад. Дар сурати набудани мувофиқа, баҳси падару модарро суд дар асоси манфиати кӯдакон ва бо назардошти фикру ҳоҳиши онҳо ҳал менамояд. Зимнан суд дилбастагии (мехри) кӯдакро нисбат ба падар ё модар, бародару ҳоҳарон, синну соли кӯдак, сифати маънавӣ ва дигар сифатҳои хосаи падару модар, муносибате, ки байни падар ва модар ва кӯдак мавҷуд аст, имконоти ба кӯдак фароҳам овардани шароити тарбия ва рушду камоли он (навъи фаъолият, низоми кори падару модар, вазъи моддӣ ва оиласвии падару модар ва ғайраро) ба инобат мегирад.

Моддаи 66. Татбиқи хукуқу ўҳдадориҳои падару модар аз ҷониби падар ё модаре, ки аз фарзандаш чудо зиндагӣ мекунад

1. Падар ё модаре, ки аз фарзанд чудо зиндагӣ мекунад, барои муошират бо кӯдак хукуқ дорад ва вазифадор аст дар тарбияи ўзарар ҳалли масъалаи гирифтани таҳсилоти кӯдак иштирок намояд.

Падар ё модаре, ки фарзанд бо ўзиндагӣ мекунад, набояд монеи муоширати фарзанд бо падар ё модар бошад.

2. Падару модар метавонанд дар хусуси тартиби татбиқи хукуқу ўҳдадориҳои худ аз ҷониби падар ё модаре, ки чудо зиндагӣ мекунад, созишномаи хаттӣ банданд.

Агар падару модар мувофиқа карда натавонанд, баҳсро суд бо талаби падару модар (яке аз онҳо), бо иштироки мақоми васояту парасторӣ, ҳал менамояд.

3. Дар сурати ичро накардани ҳалномаи суд, нисбати падар ё модари гунаҳкор ҷорҳои пешбининамудаи қонунҳои мурофиаи гражданӣ татбиқ мешаванд. Ҳангоми қасдан ичро накардани ҳалномаи суд, бо дарназардошти манфиати кӯдак ва фикру ҳоҳиши ўзарар, суд метавонад бо талаби падар ё модаре, ки чудо зиндагӣ мекунад, дар хусуси ба ўзиндагӣ додани кӯдак ҳалнома қабул намояд.

4. Падар ё модаре, ки аз кӯдак чудо зиндагӣ мекунад, хукуқ дорад аз муассисаҳои тарбиявӣ, табобатӣ ва ғайра дар хусуси фарзанди худ маълумот гирад. Ин гуна маълумот

он гох дода намешавад, ки ба ҳаёт ва саломатии кӯдак аз тарафи падар (модар) таҳдид мавҷуд бошад. Оид ба дода нашудани маълумот ба суд шикоят кардан мумкин аст.

Моддаи 67. Ҳуқуқи бобо, бибӣ (модаркалон), бародарону хоҳарон ва дигар хешовандон барои муошират бо кӯдак

1. Бобою бибӣ (модаркалон), бародарону хоҳарон ва хешовандони дигар барои муошират бо кӯдак ҳуқуқ доранд.

2. Дар сурате, ки агар падару модар (яке аз онҳо) барои муоширати хешовандони наздик бобою бибӣ (модаркалон), бародару хоҳарон бо кӯдак имконият надиҳанд, мақоми васояту парасторӣ метавонад падару модарро (яке аз онҳоро) вазифадор созанд, ки монеи ин муошират нашаванд.

3. Агар падару модар (яке аз онҳо) ба қарори мақомоти васояту парасторӣ итоат накунанд, бобою бибӣ (модаркалон), бародару хоҳарон ё мақомоти васояту парасторӣ метавонанд ҷиҳати рафъи монеи муошират бо кӯдак ба суд бо даъво муроҷиат намоянд. Суд баҳсро бо назардошти манфиати кӯдак ва фикру хоҳиши ўҳал менамояд.

Дар сурати ичро накардани ҳалномаи суд нисбати падар ё модари гунаҳкор чораҳои пешбининамудаи қонунҳои муроғиаи гражданий татбиқ мешаванд.

Моддаи 68. Ҳимояи ҳуқуқи падару модар

1. Падару модар ҳуқуқ доранд баргардонидани фарзандонашонро аз ҳар шахсе, ки бе асоси қонунӣ ё ҳалномаи суд онҳоро дар наздаш нигоҳ медорад, талаб намоянд. Дар сурати ба миён омадани баҳс падару модар метавонанд барои ҳимояи ҳуқуқашон ба суд муроҷиат намоянд.

Ҳангоми баррасии ин талабот суд бо назардошти фикру хоҳиши кӯдак метавонад даъвои падару модарро қонеъ нагардонад, агар ба хулоса ояд, ки ба падару модар баргардонидани кӯдак ба манфиати кӯдак нест.

2. Агар суд муқаррар намояд, ки на падару модар ва на шахсоне, ки кӯдак дар наздашон мебошад, ба тарбияи сазовори ўқодир нестанд, он гоҳ суд кӯдакро ба тарбияи мақоми васояту парасторӣ медиҳад.

Моддаи 69. Маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ

1. Падару модар (яке аз онҳо) метавонанд аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум карда шаванд, агар онҳо:

- аз ичрои ӯҳдадориҳои падару модарӣ, аз ҷумла додани алимент қасдан саркашӣ кунанд;

- бе сабабҳои узрнок аз таваллудхона (таваллудгоҳ) ё муассисаи дигари тиббӣ ё тарбиявӣ, муассисаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва ё дигар муассисаҳои монанди он гирифтани фарзанди ҳудро рад намоянд;

- аз ҳуқуқи падару модарии худ сунистифода намоянд;

- ба фарзандон муносибати бераҳмона кунанд, аз ҷумла нисбати онҳо зӯроварии ҷисмонӣ ё рӯҳиро раво бинанд, ба даҳлнопазирии ҷинсии онҳо сӯиқасд намоянд;

- майзада ё нашъаманди ашаддӣ бошанд;
- бар зидди хаёт ва саломатии фарзандони худ ё саломатии ҳамсари худ қасдан чиноят содир карда бошанд.

Моддаи 70. Тартиби маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ

1. Маҳрум соҳтан аз ҳуқуқи падару модарӣ ба тартиби судӣ ба амал бароварда мешавад.

Парвандаи оид ба маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ дар асоси аризai яке аз падару модар (шахсони онхоро ивазкунанда), прокурор, инчунин мақомоту муассисаҳои давлатӣ, ки вазифаи ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони ноболиғ ба зиммаашон гузошта шудааст (мақомоти васояту парасторӣ, муассисаҳо барои кӯдакони ятим ва кӯдакони аз ғамхории падару модар маҳруммонда ва ғайра), баррасӣ мегардад.

2. Парвандаҳои оид ба маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ бо иштироки прокурор ва мақомоти васояту парасторӣ баррасӣ мешаванд.

3. Ҳангоми баррасии парвандаҳо дар хусуси маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ суд масъалаи барои кӯдак ситонидани алиментро аз падару модари (яке аз онҳо) аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрумгашта ҳал мекунад.

4. Агар суд ҳангоми баррасии парвандаи маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ дар амалҳои падару модар (яке аз онҳо) аломатҳои кирдори сазовори ҷазои чиноятиро ошкор намояд, он гоҳ суд вазифадор аст, ки дар ин хусус прокурорро огоҳ созад ё парвандаи чиноятий оғоз кунад.

Моддаи 71. Оқибати маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ

1. Падару модаре, ки аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум карда шудаанд аз тамоми ҳуқуқҳое, ки дар асоси далели хешӣ бо кӯдак муайян шудаанд, аз ҷумла ҳуқуқи гирифтани таъминот (моддаи 88 ҳамин кодекс аз кӯдаке, ки нисбати вай аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум гардидаанд, инчунин аз ҳуқуқи имтиёзоту ёрдампулиҳои давлат, ки барои шаҳрвандони фарзанддор муқаррар шудаанд, маҳрум мегарданд.

2. Маҳрум кардани падару модар аз ҳуқуқи падару модарӣ онхоро аз вазифаи таъмин кардани фарзандашон озод намекунад.

3. Масъалаи минбаъд якҷоя зиндагӣ кардани фарзандон ва падару модарро (яке аз онҳоро), ки аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум шудаанд, суд мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунҳои манзил ҳал мекунад.

4. Кӯдаке, ки нисбати ў падару модар (яке аз онҳо) аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум шудаанд, ҳуқуқи моликиятро ба манзили истиқоматӣ, ё ҳуқуқи истифодаи манзили истиқоматӣ, инчунин ҳуқуқи амволии дар асоси далели хешӣ бо падару модар ва хешовандони дигар муайяншуда, инчунин ҳуқуқи гирифтани меросро нигоҳ медорад.

5. Дар сурати имконнопазирии ба падар ё модар додани кӯдак ё дар сурати аз ҳуқуқи падару модар маҳрум шудани падару модар кӯдак ба тарбияи мақомоти васояту парасторӣ супорида мешавад.

6. Ба фарзандхондй гирифтани кўдак дар сурати аз ҳуқуки падару модараш маҳрум кардани падару модар (яке аз онҳо) танҳо пас аз гузаштани мӯҳлати на камтар аз шаш моҳ баъди баровардани ҳалномаи суд дар хусуси маҳрум кардани падару модар (яке аз онҳо) аз ҳуқуки падару модарй мумкин аст.

Моддаи 72. Барқарор намудани ҳуқуки падару модарй

1. Ҳуқуки падару модарй (яке аз онҳо) дар сурате барқарор шуда метавонад, ки агар рафтору кирдор, тарзи зиндагӣ ва муносабати онҳо нисбат ба тарбияи кўдак ба тарафи мусбӣ тағиyr ёфта бошад.

2. Ҳуқуки падару модарй ба тартиби судӣ дар асоси аризаи падар ё модари аз ҳуқуки падару модарй маҳрумгардида, бо иштироки мақомоти васояту парасторӣ, инчунин прокурор барқарор карда мешавад.

3. Ҳамзамон бо даъвои падару модар (яке аз онҳо) дар хусуси барқарор намудани ҳуқуки падару модарй мумкин аст талаби баргардонидани кўдак ба падару модар баррасӣ карда шавад.

4. Суд метавонад бо назардошти фикри кўдак даъвои падару модарро (яке аз онҳоро) барои барқароркуни ҳуқуки падару модарй рад кунад, агар он хилофи манфиатҳои кўдак бошад.

Барқарор намудани ҳуқуки падару модарй нисбати кўдаки ба синни даҳсолагӣ расида танҳо бо назардошти фикри ў мумкин аст.

Агар кўдак фарзандхонд шуда бошад ва фарзандхондй беэътибор дониста нашуда бошад (моддаи 140 ҳамин кодекс) барқарор намудани ҳуқуки падару модарй мумкин нест.

Моддаи 73. Гирифтани кўдак бе маҳрум кардани падару модар аз ҳуқуки падару модарй

1. Суд метавонад бо назардошти манфиати кўдак дар бораи гирифтани кўдак аз падару модар (яке аз онҳо) бе маҳрум кардани онҳо аз ҳуқуки падару модарй (маҳдуд кардани ҳуқуки падару модарй) ҳалнома қабул намояд.

2. Гирифтани кўдак бе маҳрум кардани падару модар аз ҳуқуки падару модарй дар ҳолате мумкин аст, ки агар бо падару модар (яке аз онҳо) гузоштани кўдак ба сабабҳои аз онҳо новобаста (дар асари ноқисии рӯҳӣ ё дигар бемории кӯхна, шароити вазнин ва ғайра) барои кўдаки ноболиғ хатарнок бошад.

Гирифтани кўдак инчунин дар ҳолате мумкин аст, ки агар гузоштани кўдак бо падару модар (яке аз онҳо) ба сабаби бадрафториашон барои кўдак хатарнок буда, vale барои маҳрум кардани падару модар (яке аз онҳо) аз ҳуқуки падару модарй асоси кофӣ вучуд надорад. Агар падару модар (яке аз онҳо) дар давоми шаш моҳи баъди аз чониби суд гирифтани кўдак рафтори худро ислоҳ накунанд, мақомоти васояту парасторӣ вазифадоранд, ки дар хусуси аз ҳуқуки падару модарй маҳрум кардани ў даъво пешниҳод намоянд. Мақомоти васоят ва парасторӣ ҳуқуқ доранд ба манфиати кўдак то гузаштани ин мӯҳлат дар мавриди маҳрум кардани падар ё модар (яке аз онҳо) аз ҳуқуки падару модарй даъво пешниҳод кунанд.

3. Даъво дар хусуси гирифтани кӯдак аз тарафи мақомоту муассисаҳои давлатие, ки қонун вазифаи ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони ноболигро ба зиммаашон гузоштааст (қисми 1 моддаи 70 ҳамин кодекс), муассисаҳои тарбиявӣ, тиббӣ, муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар муассисаҳо, хешовандони наздики кӯдак, инчунин прокурор пешниҳод шуда метавонад.

4. Парвандаҳо оид ба маҳдуд кардани ҳуқуқи падару модарӣ бо иштироки прокурор ва мақомоти васояту парасторӣ баррасӣ мешаванд.

5. Ҳангоми баррасии парванда оиди маҳдуд кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ суд масъалаи барои кӯдак аз падару модар (яке аз онҳо) ситонидани алиментро ҳал мекунад.

6. Суд вазифадор аст, ки дар мӯҳлати 3 рӯзи баъди эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи судӣ оид ба маҳдуд кардани ҳуқуқи падарию модарӣ, иқтибоси онро ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ҷои бақайдгирии давлатии таваллуди кӯдак фиристад.

Моддаи 74. Оқибати маҳдуд кардани ҳуқуқи падару модарӣ

1. Падару модаре, ки суд ҳуқуқи падару модариашонро маҳдуд кардааст, ҳуқуқи шахсан тарбия кардани кӯдак, инчунин ҳуқуқи имтиёзу ёрдампулии давлатии барои шаҳрвандони кӯдакдор муқарраргардидаро аз даст медиҳанд.

2. Аз падару модар гирифтани кӯдак падару модарро аз ӯхдадории таъминоти ӯ озод намекунад.

3. Кӯдаке, ки нисбати вай ҳуқуқи падару модар (яке аз онҳо) маҳдуд карда шудааст, ҳуқуқи моликиятии худро ба манзили истиқоматӣ, ё ҳуқуқи истифодаи манзили истиқоматӣ, инчунин ҳуқуқи амволиеро, ки дар асоси далели ҳешӣ бо падару модар ва хешовандони дигар муайян шудаанд, аз ҷумла ҳуқуқи гирифтани меросро нигоҳ медорад.

4. Кӯдаки аз падару модар (падару модар) гирифташуда ба тарбияи мақомоти васояту парасторӣ супурда мешавад.

Моддаи 75. Муоширати кӯдакон бо падару модаре, ки ҳуқуқашонро суд маҳдуд кардааст
Ба падару модаре, ки суд ҳуқуқи падару модариашонро маҳдуд кардааст, мумкин аст барои муошират бо кӯдак иҷозат дода шавад, ба шарте, ки он ба кӯдак таъсири заарнок надошта, ба ҳаёту саломатии кӯдак хатарнок набошад. Муоширати падару модар бо кӯдак бо розигии мақомоти васояту парасторӣ ё васӣ (парастор) ва ё маъмурияти муассисае, ки кӯдак дар он мебошад, мумкин аст.

Моддаи 76. Бекор кардани маҳдудияти ҳуқуқи падару модарӣ

1. Агар асосҳои барои маҳдуд кардани ҳуқуқи падару модарӣ сабаб шуда, аз байн раванд, суд мувоғиқи даъвои падару модар (яке аз онҳо) метавонад дар хусуси ба падару модар (яке аз онҳо) баргардонидани кӯдак ва бекор кардани маҳдудиятҳои дар моддаи 74 ҳамин кодекс пешбинишуда ҳалнома қабул намояд.

2. Суд бо назардошти фикру ҳоҳиши кӯдак метавонад даъворо қонеъ нагардонад, агар ба падару модар (яке аз онҳо) баргардонидани кӯдак хилоғи манфиатҳои кӯдак бошад.

Моддаи 77. Гирифтани кӯдак ҳангоми таҳди迪 бевосита ба ҳаёт ё саломатии ӯ

1. Дар сурати чой доштани таҳди бевосита ба ҳаёт ё саломатии кӯдак, мақоми васояту парасторӣ хукуқ дорад дар хусуси бетаъхир гирифтани кӯдак аз падару модар (яке аз онҳо ё дигар шахсоне, ки ў таҳти васояташон мебошад, қарор қабул намояд.

2. Дар сурати бетаъхир гирифтани кӯдак мақоми васояту парасторӣ вазифадор аст, ки фавран прокурорро огоҳ сохта, мувақаттан чойгир намудани кӯдакро таъмин намояд ва дар мӯҳлати ҳафт рӯзи пас аз тартиб додани санади санчиш ва хулоса дар бораи гирифтани кӯдак бо даъвои маҳрум сохтан аз хукуқи падару модарӣ ё маҳдуд кардани хукуқи падару модарӣ ба суд муроҷиат намояд.

Моддаи 78. Иштироки мақомоти васояту парасторӣ ҳангоми дар суд баррасӣ намудани баҳсҳои вобаста ба тарбияи кӯдакон

1. Ҳангоми дар суд баррасӣ намудани баҳсҳои вобаста бо тарбияи кӯдакон сарфи назар аз он ки даъвои ҳимояи онҳоро кӣ пешниҳод кардааст, мақоми васояту парасторӣ бояд ҷиҳати иштирок дар баррасии парванда ҷалб карда шавад.

2. Мақоми васояту парасторӣ вазифадор аст шароити зиндагии кӯдак ва шахсеро (шахсонеро), ки даъвои тарбия кардани ўро дорад, санчиш намуда, ба суд санади санчиш ва хулосаи ба он асосёфтари доир ба моҳияти баҳс пешниҳод кунад.

Моддаи 79. Ичрои ҳалномаи суд оид ба парвандажои вобаста бо тарбияи кӯдакон

1. Ичрои ҳалномаҳои судҳо оид ба парвандажои вобаста бо тарбияи кӯдакон мувоғики тартиби муқаррарнамудаи қонунҳои мурофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ичроҷии суд, бо иштироки ҳатмии мақомоти васояту парасторӣ ба амал бароварда мешавад.

2. Ичрои маҷбурии ҳалномаҳои вобаста бо гирифтани кӯдакон ва ба шахси (шахсони) дигар додани онҳо бояд бо иштироки ҳатмии мақоми васоят ва парасторӣ ва шахсе (шахсоне), ки кӯдак ба ў дода мешавад ва дар ҳолатҳои зарурӣ бо иштироки намояндагони мақомоти милитсия ба амал бароварда мешавад.

3. Ҳангоми ғайриимкон будани ичрои ҳалномаи суд дар мавриди ба дигар кас додани кӯдак бе расонидани зарар ба манфиати кӯдак, ў тибқи таъиноти суд мувақаттан дар муассисаи тарбиявӣ, муассисаи табобатӣ, муассисаи хифзи иҷтимоии аҳолӣ ё дигар муассисаи ба ин монанд ҷойгир карда шуданаш мумкин аст.

4. Агар падар ё модар (шахси дигар, ки кӯдак таҳти парастории ў қарор дорад) барои амалий кардани ҳалномаи суд монеагӣ намояд, нисбати ў чораҳое, ки дар қонунгузории мурофиавии гражданӣ пешбинӣ гардидаанд, татбиқ карда мешаванд.

Фасли 5 Еҳдадориҳои алиментдиҳии аъзои оила

боби 13 Еҳдадории алиментдиҳии падару модар ва фарзандон

Моддаи 80. Еҳдадориҳои алиментдиҳии падару модар барои таъминоти фарзандони ноболиг

1. Падару модар вазифадоранд, ки фарзандони ноболиги худро таъмин намоянд. Тартибу шаклҳои таъминоти фарзандонро падару модар мустақилона муайян менамоянд.

2. Падару модар ҳукук доранд дар мавриди таъминоти фарзандони ноболиги худ созишинома (созишинома дар хусуси пардохти алимент) мувофиқи боби 16 ҳамин кодекс) банданд.

3. Агар падару модар фарзандони худро таъмин накунанд, маблағ барои таъминоти онҳо (алимент) аз падару модар тибқи тартиби муқаррарнамудаи судӣ ситонида мешавад.

4. Ҳангоми набудани созишиномаи падару модар дар мавриди пардохти алимент, ҳангоми таъмин накардани фарзандони ноболиг ва ҳангоми ба суд пешниҳод накардани даъво мақоми васоят ва парасторӣ ҳақ дорад нисбат ба падару модар (яке аз онҳо) дар хусуси ситонидани алимент барои фарзандони ноболиг даъво пешниҳод кунад.

Моддаи 81. Андозаи алименте, ки барои кӯдакони ноболиг тибқи тартиби судӣ ситонида мешавад

1. Ҳангоми мавҷуд набудани созишинома дар хусуси пардохти алимент барои фарзандони ноболиг суд аз падару модари онҳо ҳар моҳ ба андозаи зерин алимент мерӯёнанд барои як фарзанд чоръяқ, барои ду фарзанд сеяқ, барои се фарзанд ва зиёда аз он - нисфи музди меҳнат ва даромади дигари падару модар.

2. Ҳачми ин саҳм бо назардошти вазъи моддӣ ва оиласии тарафҳо ва дигар ҳолатҳои қобили таваҷҷӯҳ аз ҷониби суд кам ё зиёд карда шуданаш мумкин аст.

3. Агар кӯдакон таҳти таъминоти пурраи давлат ё ташкилоти ҷамъиятӣ қарор гирифта бошанд, суд ҳукук дорад андозаи алиментро кам кунад ё аз пардохти он озод намояд. Маблағҳое, ки аз падару модар барои таъминоти кӯдакони дар муассисаҳои кӯдаконаи давлатӣ ҷойгиркардашуда пардохта мешаванд, дар ҳачми муқаррарнамудаи қисми якуми ҳамин модда ба ҳисобномаҳои шахсии тарбиятгирандагон дар бонкҳои амонатӣ гузаронида мешавад.

Моддаи 82. Навъҳои музди меҳнат ва дигар даромаде, ки аз онҳо барои кӯдакони ноболиг алимент ситонида мешавад

Навъи музди меҳнат ва (ё) дигар даромаде, ки падару модар бо асьори миллӣ ва (ё) асьори хориҷӣ мегиранд ва аз онҳо барои таъминоти кӯдакони ноболиг тибқи моддаи 81 ҳамин кодекс бояд алимент ситонида шавад, аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 83. Ба маблағи устувор ситонидани алимент барои кӯдакони ноболиг

1. Ҳангоми набудани созишиномаи падару модар дар хусуси пардохти алимент ба кӯдакони ноболиг ва дар ҳолате, ки агар падар ё модари алиментдиҳанда музди кор ва ё даромади дигари номунтазам ё тағъирёбанд дашта бошад, ё агар ин падар ё модар музди меҳнату даромади дигарро пурра ё қисман дар шакли асл (натура) ё асьори хориҷӣ гирад, инчунин ҳангоми нағирифтани музди меҳнат ва (ё) даромади дигар, инчунин дар ҳолатҳои дигаре, ки ситонидани алимент вобаста аз ҳиссаи музди меҳнат ва даромади дигари падар ё модар имконнопазир, мушкил ё манфиати яке аз тарафҳоро моҳиятан ҳалалдор созад, суд метавонад андозаи алименти ҳармоҳа ситонидашавандаро ба маблағи устувор ва ё ҳамзамон дар шакли ҳисса (мутобики моддаи 81 ҳамин кодекс) ва бо маблағи устувор муайян намояд.

2. Андозаи маблағи устувор аз тарафи суд дар асоси имконияти нигоҳ доштани сатҳи ҳадди аксари дарачаи пештараи таъминоти кӯдак бо назардошти вазъи моддию оилавии тарафҳо ва ҳолатҳои дигари қобили таваҷҷӯҳ муайян карда мешавад.

3. Агар дар назди ҳар қадоме аз падару модар фарзандон монда бошанд, андозаи алимент аз ҳар як падар ё модар ба падар ё модаре, ки камтар таъмин мебошад, бо маблағи устувори пулӣ, ки онро суд мутобиқи қисми дуюми ҳамин модда муқаррар намудааст, ҳар моҳ ситонида мешавад.

Моддаи 84. Ситонидан ва истифодаи алимент барои кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд

1. Барои кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, алимент мутобиқи моддаҳои 81-83 ҳамин кодекс ситонида шуда, ба васии (парастори) кӯдак пардохта мешавад.

2. Алименте, ки аз падару модар барои кӯдакони бе парастории падару модар монда ва дар муассисаҳои даҳлдори тарбиявӣ, табобатӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва муассисаҳои дигари ба ин монанд қарордошта ситонида мешавад, ба ҳисобномаҳои ин муассисаҳо гузаронида шуда, дар онҳо вобаста ба ҳар кӯдак алоҳида ба ҳисоб гирифта мешавад.

Муассисаҳои мазкур метавонанд ин маблағро ба бонкҳо ва муассисаҳои дигари кредитӣ гузаронанд. Панҷоҳ фоизи даромаде, ки аз муомилоти маблағи воридгардидаи алимент ба даст меояд, барои таъминоти кӯдакон дар ин муассисаҳо истифода мешавад. Ҳангоми муассисаи мазкурро тарқ кардани кӯдак, маблағи алименти барои ў гирифташуда ва панҷоҳ фоизи даромад аз муомилоти он дар шӯъбаи бонки амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суратҳисоби шахсии кӯдак гузаронида мешавад.

Моддаи 85. Ҳукуки фарзандони болиғи ғайри қобили меҳнат ба алимент

1. Падару модар вазифадоранд, ки фарзандони болиғи ғайри қобили меҳнати ба кӯмак эҳтиёҷманди худро таъмин намоянд.

2. Дар сурати мавҷуд набудани созишномаи пардохти алимент суд ҳачми алиментро, ки барои кӯдакони болиғи ғайри қобили меҳнат ҳар моҳ бо пули устувор ситонида мешаванд, бо назардошти вазъи моддию оилавӣ ва дигар манфиатҳои қобили таваҷҷӯҳи тарафҳо муайян менамояд.

Моддаи 86. Ҳукуки фарзандони болиғи таҳсилкунанда ба алимент

1. Суд метавонад барои фарзандони ба синни балоғат расида, ки донишҷӯёни таҳсили рӯзонаи муассисаҳои таълимии давлатии таҳсилоти миёна ва олӣ мебошанд, мутаносибан то ба синни бистсолагӣ ва бистучорсолагӣ расиданашон аз падару модар алимент ситонад.

2. Андозаи алименти ҳар моҳ бо пули устувор ситонидашаванда аз тарафи суд бо назардошти вазъи моддию оилавӣ ва манфиатҳои қобили таваҷҷӯҳи тарафҳо муайян карда мешавад.

Моддаи 87. Иштироки падару модар дар ҳарочоти иловагӣ барои фарзандон

1. Дар сурати мавҷуд набудани созишнома ва дар ҳолатҳои истисной (бемории вазнин, маib шудани кӯдакони ноболиг ё болиғи ғайри қобили меҳнати эҳтиёҷманд, зарурати пардохти маблағ ба бегонагон барои нигоҳубин ва ғайра) ҳар яке аз падару модар аз

чониби суд барои иштирок намудан дар харочоти иловагӣ вобаста ба ҷунин ҳолатҳо ҷалб шуданаш мумкин аст.

Тартиби иштироки ҳар кадоме аз падару модарро дар харочоти иловагӣ аз тарафи суд, бо назардошли вазъи моддӣ ва оиласии падару модару фарзандон ва дигар манфиатҳои қобили таваҷҷӯҳи тарафҳо бо маблағи устуворе, ки бояд ҳар моҳ пардохта мешавад, муайян мегардад.

2. Суд ҳуқӯқ дорад падару модарро барои иштирок намудан дар харочоти иловагии воқеан суратгирифта ва ҳамчунин харочоти иловагие, ки бояд дар оянда сурат гирад, вазифадор созад.

Моддаи 88. Еҳдадории фарзандони болиг барои нигоҳубини падару модар

1. Фарзандони болиги қобили меҳнат ўҳдадоранд, ки падару модари ғайри қобили меҳнати ба қӯмак мӯҳточи худро нигоҳубин намоянд ва нисбат ба онҳо ғамхор бошанд.

2. Дар сурати набудани созишномаи пардохти алимент барои падару модари ғайри қобили меҳнати мӯҳтоҷ, аз фарзандони болиги қобили меҳнат барои онҳо ба тартиби судӣ алимент ситонида мешавад.

3. Андозаи алименте, ки ҳар моҳ аз ҳар фарзанд ба тартиби судӣ ситонида мешавад, аз тарафи суд бо назардошли вазъи моддӣ ва оиласии падару модару фарзандон ва манфиатҳои қобили таваҷҷӯҳи тарафҳо бо маблағи устувор муайян карда мешавад.

4. Бо талаби ҷавобгар суд ҳангоми муайян намудани андозаи алимент ҳамаи фарзандони қобили меҳнати падар ё модари мазкурро, сарфи назар аз он, ки талабот нисбати ҳамаи фарзандон ё танҳо ба як нафар ё якчанд нафари онҳо пешниҳод гардидааст, бояд баҳисоб гирад.

5. Фарзандон аз ўҳдадориҳои таъмини падару модари ғайри қобили меҳнати мӯҳточи худ озод буда метавонанд, агар суд муқаррар созад, ки падару модар аз иҷрои вазифаҳои падарию модарии худ саркашӣ мекарданد.

Фарзандон аз пардохти алимент ба падару модаре, ки аз ҳуқӯқи падару модарӣ маҳрум гардидаанд, озод карда мешаванд.

Моддаи 89. Иштироки фарзандони болиг дар пардохтани харочоти иловагӣ барои падару модар

1. Дар ҳолатҳое, ки фарзандони болиг нисбати падару модари ғайри қобили меҳнат ғамхорӣ накунанд ва дар ҳолатҳои истисной (бемории вазнин, маибашавии падару модар, зарурати пардохти маблағи нигоҳубин барои бегонағон ва ғайра) суд метавонад фарзандони болиги қобили меҳнатро барои иштирок намудан дар пардохтани харочоти иловагие, ки вобаста ба ин ҳолатҳо ба миён омадаанд, ҷалб намояд.

2. Андоза ва тартиби пардохти харочоти иловагӣ аз чониби ҳар фарзанди болиги қобили меҳнат аз тарафи суд бо назардошли вазъи моддию оиласии падару модар ва фарзандон ва манфиатҳои қобили таваҷҷӯҳи тарафҳо, бо риояи қоидаҳои қисмҳои 4 ва 5 моддаи 88 ҳамин кодекс муайян карда мешавад.

3. тартиби пардохти харочоти иловагӣ ва андозаи ин харочотро бо созишномаи тарафҳо муайян кардан мумкин аст.

Боби 14 Еҳдадориҳои алиментдиҳии зану шавҳар ва зану шавҳари собиқ

Моддаи 90. Вазифаи зану шавҳар дар бобати таъминоти яқдигар

1. Зану шавҳар вазифадоранд яқдигарро аз ҷиҳати моддӣ дастгирӣ намоянд.

2. Дар сурати саркашӣ намудан аз чунин дастгирӣ ва набудани созишнома оид ба пардохти алимент дар байни зану шавҳар инҳо ҳуқӯқ доранд аз ҳамсари худ, ки барои ин мақсад маблағи зарурӣ дорад, ба тартиби судӣ пардохти алиментро талаб кунанд:

- зан ё шавҳари ғайри қобили меҳнати эҳтиёҷманд;

- зан дар давраи ҳомиладорӣ ва дар давоми се соли пас аз таваллуди фарзанди умумӣ;

- зан ё шавҳари мӯҳтоҷе, ки фарзанди умумии маъюби то ҳаждаҳсола ё фарзанди умумии маъюби модарзоди гурӯҳи якумро нигоҳубин мекунад.

Моддаи 91. Ҳуқуки зан ё шавҳари собиқ барои гирифтани алимент пас аз бекор кардани ақди никоҳ

1. Шахсони зерин ҳуқӯқ доранд ба тартиби судӣ аз зан ё шавҳари собики худ, ки маблағи заруриро доранд алимент талаб кунанд:

- зани собиқ дар давраи ҳомиладорӣ ва дар давоми се соли пас аз таваллуди фарзанди умумӣ;

- зан ё шавҳари собики мӯҳтоҷе, ки фарзанди умумии маъюби то ба синни ҳаждаҳсолаги расидан ва фарзанди умумии маъюби модарзоди гурӯҳи якумро нигоҳубин мекунад;

- зан ё шавҳари собики ғайри қобили меҳнати мӯҳтоҷе, ки қобилияти меҳнатро то бекор кардани ақди никоҳ ё дар давоми як соли пас аз бекор кардани ақди никоҳ аз даст додааст;

- зан ё шавҳари мӯҳтоҷе, ки на дертар аз панҷ соли пас аз лаҳзаи бекор кардани ақди никоҳ ба синни нафақа расидааст, агар зану шавҳар дар муддати панҷ сол дар ақди никоҳ буда бошанд.

2. Андозаи алимент ва тартиби ба ҳамсари собиқ пардохтани онро пас аз лаҳзаи бекор кардани ақди никоҳ тибқи созишномаи байни зан ва шавҳари собиқ муайян кардан мумкин аст

Моддаи 92. Андозаи алименте, ки тибқи тартиби судӣ барои таъминоти зану шавҳар ва зану шавҳари собиқ ситонида мешавад

Дар сурати мавҷуд набудани созишнома байни зану шавҳар (зану шавҳари собиқ) оиди пардохти алимент андозаи алименте, ки ба тартиби судӣ ҳар моҳ барои таъминоти зан ё шавҳар (зан ё шавҳари собиқ) ситонида мешавад, аз тарафи суд дар шакли маблағи устувор бо назардошти вазъи моддию оиласвии зану шавҳар (зану шавҳари собиқ) ва манфиатҳои қобили таваҷҷӯҳи тарафҳо муайян мегардад.

Моддаи 93. Аз ўхдадории таъмини ҳамсари худ озод намудани зан (шавҳар) ё маҳдуд кардани мӯҳлати ўхдадорӣ

Суд метавонад зан ё шавҳарро ҳам дар давраи ақди никоҳ ва ҳам пас аз бекор кардани он дар ҳолатҳои зерин аз ўхдадории таъмини ҳамсари худ озод кунад ё мӯҳлати ин ўхдадориро ба таври муайян маҳдуд созад:

- агар корношоямии зан ё шавҳари мӯҳточ дар натиҷаи суиистеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ, маводи нашъадор ё қасдан чиноят содир намудани ў ба амал омада бошад;

- агар хонадории зану шавҳар камтар аз панҷ сол давом карда бошад;

- агар зан ё шавҳаре, ки пардоҳти алиментро талаб мекунад дар оила рафтори ношоиста дошта бошад.

Моддаи 94. Қатъ гардидани ҳуқуки таъминоти ҳамдигарии зан ё шавҳар

Ҳуқуки зан ё шавҳар барои гирифтани таъминот (алимент) аз ҳамсари худ дар мавридҳои зерин қатъ мегардад:

- агар зан ё шавҳари мӯҳточи корношоям вафот кунад;

- агар шартҳое, ки мутобиқи моддаҳои 90 ва 91 ҳамин кодекс барои гирифтани алимент асос буданд, аз миён бардошта шаванд;

- агар зан ё шавҳари мӯҳточи корношоям аз нав хонадор шуда бошад.

Боби 15 Еҳдадориҳои алиментдиҳии аъзои дигари оила

Моддаи 95. Еҳдадории бародарону ҳоҳарон оиди таъминоти бародарону ҳоҳарони ноболиги ва болиги корношоями худ

Бародарону ҳоҳарони ноболиги мӯҳточи ёрӣ дар сурати аз падару модари худ гирифта натавонистани таъминот ҳуқуқ доранд, ба тартиби судӣ аз бародарону ҳоҳарони болиги қобили меҳнати худ, ки маблағи заруриро доранд, алимент гиранд. Чунин ҳуқуқ инчунин ба бародарону ҳоҳарони корношоями болиги мӯҳточе дода мешавад, ки агар онҳо аз фарзандони болиги худ зан ё шавҳар (зан ё шавҳари собиқ) ё падару модарашон таъминотпулӣ гирифта натавонанд.

Моддаи 96. Еҳдадории бобою бибӣ (модаркалон) оид ба таъминоти набераҳои худ

Набераҳои ноболиги мӯҳточи ёрӣ дар сурати аз падару модари худ гирифта натавонистани таъминот ҳуқуқ доранд ба тартиби судӣ аз бобою бибии (модаркалони) худ, ки дорои маблағи зарурӣ мебошанд, алимент гиранд.

Чунин ҳуқуқ инчунин ба наберагони корношоями болиги мӯҳточе дода мешавад, ки агар онҳо аз ҳамсар (ҳамсари собиқ) ё падару модарашон таъминот гирифта натавонанд.

Моддаи 97. Еҳдадориҳои набера оид ба таъминоти бобою бибӣ (модаркалон)

Бобою бибии (модаркалони) мӯҳточи корношоям дар сурати аз фарзандони болиги қобили меҳнат ё ҳамсари (ҳамсари собиқи) худ гирифта натавонистани таъминот ҳуқуқ доранд ба тартиби судӣ аз наберагони болиги қобили меҳнати худ, ки дорои маблағи зарурӣ мебошанд, алимент талаб кунанд.

Моддаи 98. Еҳдадории писарандар ва духтарандар оиди таъминоти падарандар ва модарандар

1. Падарандар ва модарандари корношоями мӯҳточе, ки писарандар ва духтарандари худро тарбия ва нигоҳбин кардаанд, агар онҳо аз фарзандони болифи қобили меҳнат ё ҳамсари (ҳамсари сабиқи) худ таъминот гирифта натавонанд, хукуқ доранд аз писарандар ё духтарандари болифи қобили меҳнат, ки маблағи зарурӣ доранд, ба тартиби судӣ таъминот талаб намоянд.

2. Суд хукуқ дорад писарандар ва духтарандарро аз вазифаи таъмин кардани падарандар ё модарандар озод кунад, агар падарандар ё модарандар онҳоро на камтар аз се сол тарбия ва таъмин карда бошанд, инчунин агар онҳо ўҳдадориҳои худро вобаста ба тарбияи писарандар ва духтарандар номатлуб анҷом дода бошанд.

Моддаи 99. Андозаи алименте, ки барои аъзои дигари оила ба тартиби судӣ ситонида мешавад

1. Андоза ва тартиби пардохти алимент барои шахсоне, ки дар моддаҳои 95-98 ҳамин кодекс зикр шудаанд, тибқи созишномаи тарафҳо муайян карда мешаванд.

2. Дар сурати мавҷуд набудани созишномаи тарафҳо андозаи алимент, ки барои таъмини аъзои оилаи дар ҳамин боб зикргардида ба тартиби судӣ ситонида мешавад, аз тарафи суд бо назардошти вазъи моддию оилавии пардохткунанда ва гирандаи алимент ва манфиатҳои дигари қобили таваҷҷӯҳи тарафҳо дар шакли маблағи устувори ҳар моҳ пардохтшаванда муқаррар карда мешавад.

3. Агар барои таъмини аъзои оила, ки алимент талаб мекунад, ҳамзамон якчанд нафар ўҳдадор бошанд, он гоҳ суд бо назардошти вазъи моддию оилавии онҳо андозаи иштироки ҳар яки онҳоро дар иҷрои ўҳдадории алиментдиҳӣ муайян менамояд. Бо талаби ҷавобгар суд вазифадор аст, ки ҳамаи шахсонеро ки барои пардохтани алимент ўҳдадоранд, ба ҳисоб гирад, сарфи назар аз он ки даъво нисбати ҳамаи ин шахсон ё факат як нафар ё якчанд нафари онҳо пешниҳод шудааст.

Боби 16 Созишномаи пардохти алимент

Моддаи 100. Бастани созишномаи пардохти алимент

Созишномаи пардохти алимент (андоза, шарт ва тартиби пардохти алимент) дар байни шахсе, ки алимент месупорад ва шахсе, ки онро мегирад, ва дар сурати ғайриқобили амал будани шахсе, ки вазифадор аст алимент супорад ва (ё) гирандаи алимент - дар байни намояндагони қонунии онҳо, баста мешавад. Шахсони қобилияти амалашон маҳдуд созишномаи пардохти алиментро бо розигии намояндагони қонуниашон имзо мекунанд.

Моддаи 101. Шакли созишномаи пардохти алимент

1. Созишномаи пардохти алимент дар шакли хаттӣ баста шуда, аз тарафи идораи нотариалии давлатӣ тасдиқ карда мешавад.

Риоя накардани шакли созишномаи пардохти алимент, ки қонун муқаррар кардааст, боиси оқибатҳое мегардад, ки меъёрҳои қонунгузории гражданӣ пешбинӣ намудааст.

2. Созишномаи пардохти алимент, ки дар идораи нотариалии давлатӣ тасдиқ шудааст, дорои эътибори варақаи иҷро мебошад.

Моддаи 102. Тартиби бастан, ичро намудан, тағийир додан, бекор кардан ва беэътибор донистани созишиномаи пардохти алимент

1. Бастан, ичро намудан, тағийир додан, бекор кардан ва беэътибор донистани созишиномаи пардохти алимент аз рӯи меъёрҳои кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад, ки бастан, ичро намудан, тағийир додан, бекор кардан ва беэътибор донистани аҳдҳои гражданию ҳуқуқӣ тавассути онҳо танзим мегарданд.

2. Созишиномаи пардохти алимент ҳар гоҳ бо мувофиқаи тарафҳо тағийир дода ё бекор шуда метавонад. Тағийир додан ё бекор кардани созишиномаи пардохти алимент ба ҳамон шакле, ки шартномаи пардохти алимент баста шудааст, бояд сурат гирад.

3. Якҷониба ичро накардани созишиномаи пардохти алимент ё якҷониба тағийир додани шартҳои он мумкин нест.

4. Дар сурати чиддӣ тағийир ёфтани вазъи моддӣ ё оилавии тарафҳо ва ҳангоми тағийир додан ё бекор кардани созишиномаи пардохти алимент ба мувофиқа нарасидани тарафҳо тарафи манфиатдор ҳуқуқ дорад дар хусуси тағийир додан ё бекор кардани созишиномаи пардохти алимент ба суд даъво пешниҳод кунад. Ҳангоми баррасии масъалаи тағийир додан ё бекор кардани созишиномаи пардохти алимент суд ҳуқуқ дорад ҳама гуна манфиати қобили таваҷҷӯҳи тарафҳоро ба инобат гирад.

Моддаи 103. Беэътибор донистани созишиномаи пардохти алимент, ки манфиатҳои алиментгирандаро поймол мекунад

Агар шарти пешбининамудаи созишиномаи пардохти алимент оид ба таъминоти қӯдакони ноболиг ё аъзои болиги ғайриқобили амали оила манфиати онҳоро поймол кунад, аз ҷумла дар ҳолатҳои риоя накардани талаботи қисми дуюми моддаи 104 ҳамин кодекс ҷунин созишиномаро мувофиқи талаби намояндаи қонуни қӯдаки ноболиг ё қӯдаки аъзои болиги ғайриқобили амали оила, инҷунин мақоми васояту парасторӣ ё прокурор ба тартиби судӣ беэътибор донистан мумкин аст.

Моддаи 104. Андозаи алименте, ки тибқи созишиномаи пардохти алимент пардохта мешавад

1. Андозаи алименте, ки тибқи созишиномаи пардохти алимент пардохта мешавад, аз ҷониби тарафҳо дар ин созишинома муайян карда мешавад.

2. Андозаи алименте, ки мувофиқи созишиномаи пардохти алимент барои қӯдакони ноболиг муқаррар карда мешавад, аз андозаи алименте, ки онҳо ҳангоми ба тартиби судӣ ситонидани алимент гирифта метавонистанд (моддаи 81 ҳамин кодекс) камтар буда наметавонад.

Моддаи 105. Усул ва тартиби пардохти алимент тибқи созишиномаи пардохти алимент

1. Усул ва тартиби пардохти алимент тибқи созишиномаи пардохти алимент, тавассути ҳамин созишинома муайян карда мешавад.

2. Алимент ҳамчун ҳисса аз маош ва (ё) дигар даромади шахсе, ки бояд алимент супорад, бо маблағи устувори пулӣ вақт-вақт ё яқдафъаина, бо усули додани амвол ва дигар усулҳо, ки дар бораи он созиш баста шудааст, пардохта шуда метавонад.

Дар созишиномаи пардохти алимент якчанд усулҳои пардохти алиментро пешбинӣ намудан мумкин аст.

Моддаи 106. Индексацияи андозаи алимент, ки тибқи созишиномаи пардохти алимент сурат мегирад

Индексацияи андозаи алимент, ки тибқи созишиномаи пардохти алимент пардохта мешавад, мувофиқи ҳамин созишинома сурат мегирад. Агар дар созишиномаи пардохти алимент тартиби индексация пешбинӣ нашуда бошад, индексация мутобики моддаи 119 ҳамин кодекс сурат мегирад.

Боби 17 Тартиби пардохт ва ситонидани алимент

Моддаи 107. Бо ҳалномаи суд ситонидани алимент

Дар сурати набудани созишиномаи пардохти алимент аъзои оилаи дар ҳамин фасли кодекс зикргардида ҳуқуқ доранд, ки бо талаби ситонидани алимент ба суд муроҷиат намоянд.

Моддаи 108. Мӯҳлати муроҷиат барои алимент

1. Шахсе, ки барои гирифтани алимент ҳуқуқ дорад, сарфи назар аз мӯҳлате, ки аз лаҳзаи пайдо кардани ҳуқуки алиментгирӣ гузаштааст, метавонад дар хусуси ситонидани алимент ба суд бо ариза муроҷиат кунад.

2. Алимент барои давраи баъди муроҷиат намудан ба суд муқаррар карда мешавад. Алимент барои давраи гузашта метавонад дар ҳудуди мӯҳлати сесола аз лаҳзаи муроҷиат кардан ба суд ситонида шавад, агар суд муқаррар кунад, ки то муроҷиат кардан ба суд барои гирифтани таъминот саъю қӯшиш карда шудааст, вале бинобар сабаби саркашии шахси алиментдиҳанда аз пардохти он, алимент гирифта нашудааст.

Моддаи 109. Мувақаттан ситонидани алимент

1. Аз рӯи парвандаҳо дар бораи ситонидани алимент суд ҳуқуқ дорад, ки то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар бораи ситонидани алимент ва дар сурати барои қӯдакони ноболиг ситонидани алимент - то қабул гардидани ҳалнома дар бораи ситонидани алимент оиди мувақаттан ситонидани алимент қарор барорад.

2. Андозаи алименти муваққатан ситонидашавандаро суд бо назардошти вазъи моддӣ ё оиласии тарафҳо муайян менамояд. Андозаи алименти муваққатан барои таъминоти қӯдакони ноболиг ситонидашаванда мутобики моддаи 81 ҳамин кодекс муайян карда мешавад.

Моддаи 110. Еҳдадории маъмурияти ташкилот дар бораи доштани алимент

Маъмурияти ташкилоти ҷои кори шахсе, ки ӯҳдадор аст алимент диҳад, вазифадор мебошад, ки дар асоси созишиномаи аз ҷониби нотариус тасдиқшудаи тарафҳо ё варақаи иҷро ҳар моҳ аз музди меҳнат ва (ё) даромади дигари алиментдиҳанда, ки ӯҳдадор аст алимент супорад, ё аз ҳисобномаи шахси алиментдиҳанда на дертар аз се рӯзи пас аз санаи ба алиментдиҳанда додани музди меҳнат ва (ё) даромади дигари вай алиментро нигоҳ дошта, ба шахси алиментгиранда супорад.

Моддаи 111. Нигоҳ доштани алимент дар асоси созишиномаи пардохти алимент

Нигоҳ доштани алимент дар асоси созишиномаи аз ҷониби нотариус тасдиқшуда оид ба пардохти алимент дар ҳолатҳое сурат мегирад, ки агар маблағи умумии

нигоҳдошташаванда дар асоси созишнома ва варақаҳои ичро аз панҷоҳ фоизи маош ва (ё) дигар даромади шахси алиментдиҳанда бештар бошад.

Моддаи 112. Еҳдадории додани маълумот дар хусуси тағири ҷои кори шахси алиментдиҳанда

1. Маъмурияти ташкилоте, ки бо ҳалномаи суд ё созишномаи аз ҷониби идораи наториалии давлатӣ тасдиқшудаи пардохти алимент алиментро нигоҳ медошт, вазифадор аст, ки дар муддати се рӯз ба иҷроҷии суди маҳали иҷрои ҳалнома дар бораи ситонидани алимент ва ба шахси алиментгиранда дар хусуси аз кор озод шудани шахси алиментдиҳанда ва агар маълум бошад, дар хусуси ҷои нави кор ё истиқомати ӯ хабар дихад.

2. Шахсе, ки барои додани алимент ӯҳдадор аст, бояд дар мӯҳлати муқаррарнамудаи қисми 1 ҳамин модда ба иҷроҷии суд ва ба алиментгиранда дар хусуси дигар шудани ҷои кор ё истиқоматаш ва дар сурати додани алимент ба қӯдакони ноболиғ инчуни дар хусуси музди кор ё даромади дигари иловагӣ хабар дихад.

3. Дар сурати бо сабабҳои беасос хабар надодани маълумоти дар қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда зикр гардида, шахсони мансабдор ва шаҳрвандони дигаре, ки дар ин кор гунаҳгоранд, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

Моддаи 113. Ситонидани маблағ аз ҳисоби амволи алиментдиҳанда ҳангоми додани алимент

1. Алимент ба андозаи муқаррарнамудаи созишномаи пардохти алимент ё ҳалномаи суд, инчуни қарзи пардохти алимент аз ҳисоби музди меҳнат ва (ё) даромади дигари алиментдиҳанда ситонида мешавад, вале дар сурати кам будани музди меҳнат ва (ё) даромади дигар, алимент аз ҳисоби маблағи алиментдиҳанда, ки дар ҳисобномаҳояш дар бонкҳо ё муассисаҳои дигари кредитӣ мебошанд, инчуни аз маблағҳои тибқи қарордод дар ташкилотҳои тиҷорати ғайритиҷоратӣ гузашта шудаанд, ба ғайр аз қарордодхое, ки боиси гузаштани ҳуқуқи моликият мегардад, ситонида мешавад.

Дар сурати нокифоя будани ин маблағ алимент аз ҳисоби ҳама гуна амволи алиментдиҳанда, ки мувофиқи қонун аз ҳисоби он маблағ ситонидан мумкин аст, ситонида мешавад.

2. Ситонидани алимент аз ҳисоби маблағи дар ҳисобномаҳо будаи алиментдиҳанда ва амволи дигари ӯ мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонунҳои ҳумҳурии тоҷикистон сурат мегирад.

Моддаи 114. Муайян намудани қарзи вобаста ба алимент

1. Алимент дар асоси созишномаи пардохти алимент ё дар асоси варақаи иҷро барои мӯҳлати гузашта то давраи се сола ситонида мешавад, ки то пешниҳоди варақаи иҷро ё созишномаи аз ҷониби нотариус тасдиқгардидаи тарафҳо барои ситонидани алимент гузаштааст.

2. Дар ҳолатҳое, ки алимент дар асоси варақаи иҷро ё созишномаи аз ҷониби нотариус тасдиқгардидаи тарафҳо оид ба ситонидани алимент бо айби шахсе, ки ӯҳдадор аст алимент супорад, пардохта нашуда бошад, алимент сарғи назар аз мӯҳлати сесолаи дар

қисми 2 моддаи 108 ҳамин кодекс муқарраргардида барои тамоми давра ситонида мешавад.

3. Андозаи қарзро ичрочии суд дар асоси андозаи алименти бо ҳалномаи суд ё созишномаи пардохти алимент таъиншуда муайян менамояд.

4. Андозаи қарзи алименти мутобики моддаи 81 ҳамин кодекс барои кӯдаки ноболиғ додашаванда бо назардошти музди воқеи меҳнат ва даромади дигари қарздор дар давоми даврае, ки алимент ситонида нашудааст, муайян карда мешавад. Агар қарздор дар ин давра кор накарда бошад ё асноди тасдиқкунандай музди меҳнат ва даромади дигари ўпешниҳод нагарданд, қарз дар асоси музди миёнаи меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар лаҳзай ситонидани қарз муайян карда мешавад.

5. Агар чунин муайянкуни қарз манфиати яке аз тарафҳоро ҷиддӣ поймол кунад, тарафе, ки манфиаташ поймол шудааст, хуқуқ дорад ба суд муроҷиат намояд ва суд метавонад бо назардошти вазъи моддӣ ё оиласвии тарафҳо ва дигар ҳолатҳои қобили таваҷҷӯҳ қарзро бо маблағи устувори пулӣ муайян кунад.

6. Ҳангоми розӣ набудан бо муайянкуни қарзи алимент аз ҷониби ичрочии суд ҳар яке аз тарафҳо метавонад тибқи тартиби пешбининамудаи қонунҳои муроғиаи гражданий аз амали ичрочии суд шикоят кунад.

Моддаи 115. Озод кардан аз додани қарзи алимент

1. Ҳангоми додани алимент барои кӯдакони ноболиғ бо мувоғиқаи тарафҳо озод кардан аз пардохти қарз ё кам кардани он мумкин нест.

2. Суд хуқуқ дорад бо даъвои алиментдиханда ўро пурра ё қисман аз пардохти қарзи алимент озод намояд, агар муқаррар кунад, ки қарз бо сабаби бемории ин шахс ё бо дигар сабабҳои узрнок пардохта нашудааст ва вазъи моддию оиласвии ўимконият намедиҳад, ки қарзашро пӯшонад.

Моддаи 116. Масъулият барои сари вақт напардохтани алимент

1. Ҳангоми ба миён омадани қарз бо гуноҳи шахсе, ки ўҳдадор аст тибқи созишномаи пардохти алимент алимент супорад, шахси гунаҳгор мувоғиқи тартиби пешбининамудаи ҳамин созишнома ҷавобгар мебошад.

2. Ҳангоми ба миён омадани қарз бо гуноҳи шахсе, ки тибқи ҳалномаи суд бояд алимент супорад, шахси гунаҳгор ба алиментгиранда аз маблағи напардохтаи алимент барои ҳар рӯзи гузаронидашуда дар ҳачми даҳ фоиз ҷаримаи аҳдшиканӣ месупорад.

Алиментгиранда инчунин хуқуқ дорад аз гунаҳгоре, ки ба пардохти алимент ўҳдадор аст, барои сари вақт напардохтани алимент тамоми заареро, ки вобаста ба сари вақт анҷом надодани ўҳдадориҳои пардохти алимент дар қисми ҷаримаи аҳдшиканӣ расонида шудааст, ситонад.

Моддаи 117. Нораво будани ба ҳисоб гирифтани ва пас талаб карда рӯёнидани алимент

1. Пардохтҳои алиментӣ аз ҳисоби талаботи дигари мутақобила сурат гирифта наметавонад.

2. Пас талаб карда гирифтани маблағи пардохташудаи алимент, мумкин намебошад ба истиснои ҳолатҳои зерин:

- бекор кардани ҳалномаи суд ба сабаби маълумоти ғалат ё асноди қалбакиро пешниҳод кардани шахси алиментгиранда;

- беэътибор донистани созишномаи пардохти алимент дар сурати бо роҳи фиреб, таҳдид ё зўроварии алиментгиранда ба имзо расонидани он;

- бо ҳукми суд ошкор гардидана далели соҳтакории ҳалномаи, созишномаи пардохти алимент ё варақаи ичро, ки дар асоси онҳо алимент пардохта шудааст.

3. Агар кирдори дар қисми 2 ҳамин модда зикргардида аз ҷониби намояндаи кӯдаки ноболиг ё аъзои болиги ғайри қобили амали алиментгиранда содир шуда бошад, алимент пас талаб карда гирифта намешавад ва маблағи пардохтшудаи алимент тибқи даъвои шахси барои пардохти алимент ўҳдадоршуда аз намояндаи гунаҳгор ситонида мешавад.

Моддаи 118. Индексацияи пардохтҳои алимент

1. Маблағи алименти бо ҳалномаи суд дар шакли пули устувор ситонидашаванда аз ҷониби маъмурияти ташкилоти маҳали нигоҳ доштани алимент мутаносибан бо зиёдшавии андозаи ҳадди ақалли музди меҳнатӣ тибқи қонун муқарраргардида индексация карда мешавад.

2. Ба мақсади индексация суд метавонад андозаи алиментро бо маблағи устувори пулӣ, ки ба андозаи муайянни ҳадди ақали музди меҳнат мувофиқ аст, муқаррар намояд.

Моддаи 119. Пардохти алимент дар сурати барои сукунати доимӣ ба давлати дигар рафтани алиментдиҳанда

1. Шахсоне, ки барои сукунати доимӣ ба давлате мераванд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо он шартномаи байналмилалии пешбиникунандаи эътирофи мутақобила ва ичрои ҳалномаҳои судро дар хусуси ситонидани алимент ба имзо нарасонидааст, вазифадоранд бо аъзои оилаашон дар бораи пардохти алимент созишномаи хаттӣ ба имзо расонанд ва он бояд аз ҷониби нотариус тасдиқ арда шавад.

2. Дар сурати ҳосил нашудани мувофиқа, шахси манфиатдор ҳуқуқ дорад ба суд мурозиат карда, дар шакли маблағи устувор муайян намудани алимент ва пардохти яқвақтаи алимент ё ба ҳисоби маблағи алимент додани амволи мушаххас ё бо тариқи дигар додани алиментро талаб намояд.

Моддаи 120. Тағиیر додани андозаи алименти муқаррарнамудаи суд ва озод кардан аз додани алимент

1. Агар ҳангоми набудани созишномаи тарафҳо оид ба пардохти алимент баъди тибқи тартиби судӣ муқаррар намудани андозаи алимент вазъи моддӣ ва оилавии алиментдиҳанда ё алиментгиранда тағиир ёфта бошад, суд ҳуқуқ дорад бо талаби ҳар яки онҳо андозаи муқарраргардидаи алиментро кам кунад ё алиментдиҳандаро аз додани он озод намояд. Ҳангоми тағиир додани андозаи алимент ё озод кардан аз додани он суд метавонад инчунин ҳар гуна манфиати дигари қобили таваҷҷӯҳи тарафҳоро ба инобат гирад.

2. Агар муқаррар гардад, ки шахси ба балоғатрасидаи қобили амал нисбати шахси барои додани алимент үҳдадоршуда қасдан чиноят содир кардааст ё ҳангоми рафтори ношоистаи аъзои болифи қобили амал дар оила суд метавонад ситонидани алиментро барои шахси болифи қобили амал рад намояд.

Моддаи 121. Қатъ гардидаи үҳдадориҳои алимент

1. Еҳдадориҳои алиментӣ, ки тибқи созишномаи пардохти алимент муқаррар карда шудаанд, бо фавти яке аз тарафҳо, гузашти мӯҳлати амали ҳамин созишнома ё тибқи дигар асосҳои пешбининамудаи ҳамин созишнома қатъ мегарданд.

2. Пардохти алименти тибқи тартиби судӣ ситонидашаванда дар ҳолатҳои зерин қатъ мегардад:

- дар сурати ба балоғат расидани кӯдак ё дар ҳолати то ба балоғат расиданашон қобили амал ҳисоб шудани кӯдакони ноболиг;

- баъди фарзандхондӣ шудани кӯдаке, ки барои таъминоти ӯ алимент ситонида мешуд;

- пас аз таҳсилро дар муассисаҳои таълимии маълумоти миёна ё олӣ хатм кардани кӯдакони ба балоғатрасида ё ба синну соли дар моддаи 86 ҳамин кодекс муқарраргардида расидани онҳо;

- ҳангоми аз ҷониби суд эътироф гардидаи барқарор шудани қобилияти меҳнатӣ ё қатъи мӯҳтоҷии алиментгиранда;

- дар сурати аз нав издивоҷ кардани зан ё шавҳари собики мӯҳтоҷи корношоями алиментгиранда (моддаи 94 ҳамин кодекс);

- вафот кардани шахси алиментгиранда ё шахсе, ки ба додани алимент үҳдадор аст.

Фасли 6 Шаклҳои тарбияи кедаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд

Боби 18 Ошкор ва ҷобаҷокунии кедаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд

Моддаи 122. Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд

1. Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакон дар ҳолатҳои фавти падару модар, аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум кардани онҳо, маҳдуд кардани ҳуқуқи падару модарӣ, ғайри қобили амал эътироф шудани онҳо, беморӣ ва муддати тӯлонӣ ғайриҳозир будани падару модар, саркашии падару модар аз тарбияи фарзандон ё аз ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои онҳо, аз ҷумла ҳангоми аз ҷониби падару модар рад кардани гирифтани кӯдакони худ аз муассисаҳои тарбияӣ, муассисаҳои табобатӣ ва муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар муассисаҳои ба ин монанд, инчунин ҳолатҳои дигари набудани парастории падару модар, ба зими мақомоти васояту парасторӣ гузошта мешавад.

Мақомоти васояту парасторӣ кӯдаконеро, ки бе парастории падару модар мондаанд, ошкор намуда, баҳисобигирии онҳо ва бо назардошти ҳолатҳои мушаххаси маҳрум шудан аз парастории падару модар усули ҷобаҷосозии кӯдакони бе парастории падару модар мондаро (моддаи 124 ҳамин кодекс) интихоб менамоянд ва ҳамчунин назорати минбаъдаи шароити таъминот, тарбия ва таълими онҳоро амалӣ менамоянд.

Ба ғайр аз мақомоти васояту парасторй ба дигар шахсони хуқуқй ва воқеј барои ошкор намудан ва ҷобаҷокунии кӯдакони бе парастории падару модар монда, иҷозат дода намешавад.

2. Мақомоти васояту парасторй мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатй мебошанд. Масъалаҳои ташкил ва фаъолияти мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатй барои амалй намудани васояту парастории кӯдакони бе парастории падару модар монда аз ҷониби мақомоти зикргардида, бо ҳамин кодекс ва кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 123. Ошкоркунй ва баҳисобгирии кӯдакони бе парастории падару модар монда

1. Шахсони мансабдори муассисаҳо (муассисаҳои таълимии томактабӣ, муассисаҳои маълумоти умумӣ, муассисаҳои табобатй ва дигар муассисаҳо) ва дигар шаҳрвандоне, ки оид ба кӯдакони дар қисми 1 моддаи 122 ҳамин кодекс зикргардида маълумот доранд, ўҳдадоранд ба мақомоти васояту парастории маҳали воқеии зисти кӯдакон хабар диҳанд.

Мақоми васояту парасторй дар мӯҳлати се рӯз аз лаҳзаи гирифтани чунин хабар ўҳдадор аст шароити зисти кӯдакро санҷида, дар сурати муқаррар намудани далели аз парастории падару модар ё хешу ақрабо маҳрум будани ў, то ҳал гардидани масъалаи ҷобаҷокунии кӯдак ҳимояи хуқуқ ва манфиатҳои ўро таъмин намояд.

2. Роҳбарони муассисаҳои тарбиявӣ, муассисаҳои табобатй, муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар муассисаҳои ба ин монанд, ки дар онҳо кӯдакони бе парастории падару модар монда ҷойгир карда шудаанд, вазифадоранд дар мӯҳлати ҳафт рӯз аз рӯзи барояшон аён гардидани он, ки кӯдак метавонад барои тарбия ба оила супурда шавад, дар ин бора ба мақоми васояту парастории маҳали ҷойгиршавии муассисаи мазкур хабар диҳанд.

3. Барои иҷро накардани ўҳдадориҳои пешбининамудаи қисми 2 ҳамин модда, барои дидою дониста пешниҳод намудани маълумоти бардурӯғ, инчунин барои дигар кирдore, ки ҷиҳати пинҷон кардани кӯдак аз супоридан ба тарбияи оила нигаронида шудааст, роҳбарони муассисаҳои дар қисми 2 ҳамин модда зикргардида ва мақомоти васояту парасторй тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 124. Ҷобаҷокунии кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд

1. Кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, бояд барои тарбия ба оила (барои фарзандхондӣ), таҳти васоят (парасторй) супурда шаванд ва дар сурати мавҷуд набудани чунин имконият дар муассисаҳои кӯдакони ятим ё ҳар навъи муассисаҳо барои кӯдакони бе парастории падару модар монда (муассисаҳои тарбиявӣ, муассисаҳои табобатй, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар муассисаҳои ба ин монанд) ҷойгир карда шаванд.

Ҳангоми ҷобаҷо намудани кӯдак бояд баромади этникии кӯдак, мансубияти мазҳабӣ ва фарҳангӣ, забони модарӣ, имконияти таъмини идомати тарбия ва таълим ба назар гирифта шавад.

2. То лаҳзаи дар оила ё дар муассисаҳои дар қисми 1 ҳамин модда зикргардида ҷобаҷокунии кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, иҷрои вазифаи васӣ (парастор) муваққатан ба зиммаи мақоми васояту парасторй гузошта мешавад.

Боби 19 Фарзандхондӣ

Моддаи 125. Кӯдаконе, ки онҳоро ба фарзандхондӣ қабул кардан мумкин аст

1. Фарзандхондӣ шакли афзалиятноки ҷобаҷоуни кӯдакони бе парастории падару модармонда мебошанд.

2. Фарзандхондӣ нисбати кӯдакони ноболиг танҳо манфиатҳои онҳо бо риояи талаботи моддаи 124 кодекси мазкур, ҳамчунин бо дарназардоши имконияти инкишофи пурраи ҷисмонӣ, рӯҳӣ, маънавӣ ва ахлоқии кӯдак иҷозат дода мешавад.

3. Фарзандхондии бародарону хоҷарон аз ҷониби шахсони гуногун, ба истиснои ҳолатҳое, ки фарзандхондӣ ба манфиати кӯдак мебошад, иҷозат дода намешавад.

Моддаи 126. Тартиби ба фарзандхондӣ қабул кардан

1. Фарзандхондӣ дар асоси аризai шахсоне (шахсе), ки кӯдакро ба фарзандӣ қабул кардан меҳоҳанд, аз тарафи суд расмӣ карда мешавад. Парвандҳои фарзандхондиро суд ба тартиби мурофиаи маҳсус баррасӣ менамояд.

Парвандҳои фарзандхондӣ дар суд бо иштироки мақомоти васояту парасторӣ ва прокуратура баррасӣ мегардад.

2. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо интиҳоби худ ба суди маҳали истиқомати кӯдаки ба фарзандхондӣ қабулшаванд ё ба суди маҳали истиқомати худ барои ба фарзандхондӣ гирифтани кӯдак ариза медиҳанд.

3. То аризai фарзандхондиро баррасӣ намудани суд мақомоти васояту парасторӣ вазифадоранд шароити зиндагии шахсеро, ки ҳоҳиши ба фарзандхондӣ қабул кардани кӯдакро дорад, санчида, муайян кунанд, ки фарзандхондӣ ба манфиати кӯдак аст ё не, оё барои фарзанд ҳондан монеае ҳаст, инчунин муносибати кӯдак ба фарзандхондӣ ва фикри ӯро барои ба фарзандхондӣ қабул шуданаш муайян намуда, хулосаҳояшонро дар ҳусуси имконияти фарзандхондӣ ба суд пешниҳод намоянд.

Мақомоти васоят ва парасторӣ вазифадоранд ба шахсоне(шахсе), ки кӯдакро ба фарзандхондӣ қабул мекунанд, дар бораи саломатии кӯдак маълумот диханд.

4. Ҳукуқ ва ўҳдадориҳои фарзандхонда ва фарзандхондишуда аз лаҳзai эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар бораи фарзандхондӣ оғоз меёбад.

Фарзандхонд шудани кӯдак бояд мувофиқи тартибе, ки барои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ муқаррар гардидааст, дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба қайди давлатӣ гирифта шавад.

Суд вазифадор аст, ки дар давоми се рӯзи баъди эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалнома дар бораи фарзандхондӣ ба мақоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандии маҳалли қабули ҳалнома иқтибоси ин ҳалномаро фиристад.

Моддаи 126(1). Манъ будани фаъолияти миёнаравӣ дар фарзандхондии кӯдак

Фаъолияти миёнаравӣ оид ба фарзандхондии кӯдак, яъне тамомифаъолияти шахсони дигар бо мақсади интиҳоб кардан ва додани кӯдак барои фарзандхондӣ аз ном ва ба

манфиати шахсоне, ки хоҳиши ба фарзандхондӣ гирифтани кӯдакро доранд, манъ мебошад.

Фаъолияти мақомоти васояту парасторӣ оид ба ичрои ўҳдадориҳои ба зиммаашон гузошташуда, барои ошкоркунӣ ва ҷобаҷокунии кӯдакони бе парастории падару модармонда фаъолияти миёнаравӣ ба ҳисоб намеравад ва мақсади ба даст даровардани фоидаро надорад.

Ҷавобгарӣ барои фаъолияти миёнаравӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Моддаи 127. Шахсоне, ки хуқуки ба фарзандхондӣ қабул карданро доранд

1. Ба фарзандхондӣ қабул кардан танҳо аз тарафи шаҳрвандони ба балоғатрасидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истиснои шахсони зерин сурат мегирад:

- шахсоне, ки ҷои муайяни истиқомат надоранд;
- шахсоне, ки ҳангоми фарзандхондӣ барои содир кардани ҷинояти қасдона доги судӣ доранд;
- шахсоне, ки суд барои содир намудани ҷиноят нисбати онҳо ҷораи маҷбурии дорои ҳусусияти тиббӣ таъин кардааст;
- шахсоне, ки суд онҳоро ғайриқобили амал ё қобилияти амалашон маҳдуд эътироф намудааст;
- зану шавҳаре, ки суд яке аз онҳоро ғайриқобили амал ё қобилияти амалашон маҳдуд эътироф намудааст;
- шахсоне, ки суд онҳоро аз хуқуки падару модар маҳрум сохтааст ё хуқуки падару модарро маҳдуд кардааст;
- шахсоне, ки ба сабаби ичрои ғайриқаноатбахши ўҳдадориҳои бо қонун ба зиммаашон гузошташуда аз вазифаи васӣ ё парасторӣ дур карда шудаанд;
- шахсоне, ки қаблан фарзандхонд доштанду vale фарзандхондӣ бо гуноҳи онҳо аз ҷониби суд бекор карда шудааст;
- шахсоне, ки аз сабаби беморӣ наметавонанд хуқуки падару модарро амалий намоянд. Номгӯи бемориҳо, ки дар сурати мубтало будан ба онҳо шаҳс наметавонад кӯдакро ба фарзандхондӣ қабул кунад, таҳти васоят (парасторӣ) гирад, аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

2. Шахсоне, ки байни худ никоҳ надоранд, наметавонанд ҳамон як кӯдакро муштаракан ба фарзандхондӣ қабул кунанд.

Моддаи 128. Фарқияти синну соли шахси ба фарзандхондӣ қабулкунанда ва фарзандхондшаванда

1. Фарқияти синну соли шахси ба фарзандхондӣ қабулкунанда, ки оиладор нест ва фарзандхондшаванда бояд аз ҳабдаҳ сол кам набошад. . (қчт аз 21.07.10.№ 613)

2. Дар сурати ба фарзандхондй қабул кардани күдак аз чониби падарандар (модарандар) фарқияти синну соли дар қисми 1 ҳамин модда муқарраргардида зарур нест.

Моддаи 129. Розигии падару модар барои фарзандхондии күдак

1. Барои фарзандхондии күдак розигии падару модари күдак зарур аст. Дар сурати фарзандхондии күдаки падару модари ноболиғи ба синни ҳабдаҳсолагӣ нарасида инчунин розигии падару модар, васиён ва парасторони онҳо ва дар сурати набудани падару модар ё васиён (парасторон) розигии мақоми васояту парасторӣ зарур аст. . (құт аз 21.07.10 № 613)

Розигии падару модар барои фарзандхондии күдаконашон бояд дар аризаи тасдиқнамудай идораи наториалии давлатӣ ё маъмурияти муассисае, ки күдаки бе парастории падару модар монда дар он қарор дорад, мақоми васояту парастории маҳалли фарзандхондй сурат мегирад ё маҳалли истиқомати падару модар ифода ёбад ё бевосита дар суд ҳангоми фарзандхондй баён карда шавад.

2. Падару модар ҳуқук доранд розигии додаи худро дар бораи ба фарзандхондй додани күдакашон то баровардани ҳалномаи суд оид ба фарзандхонӣ бозпас талаб кунанд.

3. Падару модар метавонанд барои фарзандхондии күдак ба шахси мушаххас ё бе зикр кардани шахси мушаххас розигӣ диханд. Мақомоти васояту парасторӣ дар мавриди мутобиқати фарзандхондй ба манфиати күдак хulosai худро ба суд пешниҳод менамоянд. Дар сурати аз чониби падарандари (модарандари) күдак ба фарзандхондй қабул кардани ўчунин хulosha талаб карда намешавад.

Моддаи 130. Фарзандхондии күдак бе розигии падару модар

Дар ҳолатҳои зерин розигии падару модар барои фарзандхондии күдак талаб карда намешавад, агар:

- онҳо маълум набошанд ё суд онҳоро бедарак ғойбушуда эътироф намояд;
- суд онҳоро ғайри қобили амал эътироф карда бошад;
- суд онҳоро аз ҳуқуқи падару модар маҳрум сохта бошад (бо риояи талаботи қисми 6 моддаи 71 ҳамин кодекс);
- бо сабабҳое, ки суд беасос эътироф намудааст, онҳо зиёда аз шаш моҳ бо күдак якҷоя зиндагӣ накарда, аз тарбия ва таъминоти ў саркашӣ карда бошанд.

Моддаи 131. Розигии васиён (парасторон), роҳбарони муассисаҳое, ки күдакони бепарастормонда дар онҷо қарор доранд, барои фарзандхондй

1. Барои фарзандхондии күдаконе, ки таҳти васоят (парасторӣ) қарор доранд, розигии хаттии васии (парасторӣ) онҳо зарур аст.

Барои фарзандхондии күдаконе, ки бе парастории падару модар монда, дар муассисаҳои даҳлдори тарбиявию тиббӣ, муассисаҳои хифзи иҷтимоии аҳолӣ ва муассисаҳои дигари ба ин монанд қарор доранд, розигии хаттии роҳбари ин муассиса зарур аст.

2. Суд ҳукуқ дорад ба манфиати күдак бе розигии шахсони дар қисми 1 ҳамин модда тазаккурёфта дар хусуси фарзандхондй ҳалнома қабул намояд.

Моддаи 132. Фикри күдаки фарзандхондишуда оиди фарзандхондшавӣ

1. Барои фарзандхондй намудани күдаке, ки ба синни даҳсолагӣ расидааст, фаҳмидани фикри ў лозим аст.

2. Агар күдак то додани ариза дар бораи фарзандхонд шуданаш дар оилаи шахси ўро ба фарзандхондй гиранда зиндагӣ карда, ўро падар ё модари худ шуморад, фарзандхондй метавонад ба таври истисно, бе назардошти фикри фарзандхондшаванда сурат гирад.

Моддаи 133. Розигии ҳамсари шахсе, ки күдакро ба фарзандхондӣ мегирад

1. Ҳангоми күдакро ба фарзандхондй қабул кардани яке аз ҳамсарон, агар күдакро зану шавҳар якҷоя ба фарзандхондй қабул нақунанд, розигии ҳамсари дигар зарур аст.

2. Агар зану шавҳар муносибатҳои оилавиро қатъ намуда, зиёда аз як сол ҳамроҳ зиндагӣ нақунанд ва ҷои истиқомати ҳамсари дигар маълум набошад, розигии ў барои фарзандхондӣ зарур нест.

Моддаи 134. Ном, номи падар ва фамилияи күдаки фарзандхондшуда

1. Ном, номи падар ва фамилияи күдаки фарзандхондшуда нигоҳ дошта мешавад.

2. Бо ҳоҳиши шахси фарзандхонда ба фарзандхондшуда фамилияи фарзандхонда, инчунин номе, ки фарзандхонда додааст, гузошта мешавад. Ба күдаки фарзандхондшуда номи марди фарзандхондкарда, ҳамчун фамилия гузошта мешавад, агар шахси фарзандхондкарда ҷинси зан бошад ба күдаки фарзандхондшуда номи касе, ки зан ўро ба сифати падари күдаки фарзандхондшуда зикр намудааст, гузошта мешавад. Агар фамилияи зану шавҳари фарзандхондкарда гуногун бошад, бо мувофиқаи фарзандхондкардагон ба күдаки ба фарзандхондӣ гирифтаашон фамилияи яке аз онҳо ё ба тартиби пешбининамудаи моддаи 58 ҳамин кодекс фамилия дода мешавад.

3. Ҳангоми күдакро ба фарзандхондй қабул кардани зан (мард), ки дар ақди никоҳ нест, бо ҳоҳиши ў фамилия ва номи падар (модар), инчунин номи падари (модари) кӯдаки фарзандхондшуда дар китоби сабти таваллуд бо нишондоди ин шахс (фарзандхонда) навишта мешавад.

4. Тағиیر додани фамилия, ном ва номи падари күдаки фарзандхондшудаи ба синни даҳсолагӣ расида, ба истиснои ҳолатҳои дар қисми 2 моддаи 132 ҳамин кодекс пешбинигардида, танҳо бо розигии ў мумкин аст.

5. Дар бораи тағиир додани фамилия, ном ва номи падари фарзандхондшаванда дар ҳалномаи суд оид ба фарзандхондй зикр карда мешавад.

Моддаи 135. Тағиир додани санаи таваллуди күдаки фарзандхондшуда

1. Ба мақсади таъмин намудани маҳрамияти фарзандхондӣ бо ҳоҳиши фарзандхондагон рӯзи таваллуди күдаки фарзандхондшуда метавонад тағиир дода шавад, вале ба муддати на зиёдтар аз се моҳ. Тағиир додани рӯзи таваллуди күдак танҳо дар сурати ба фарзандхондй қабул кардани күдаки навзод (то яксола) мумкин аст.

2. Оид ба дигар кардани рӯзи таваллуди кӯдаки фарзандхоншуда дар ҳалномаи суд дар бораи фарзандхондии кӯдак зикр карда мешавад.

Моддаи 136. Сабти номи шахсони фарзандхондкарда ҳамчун падару модари кӯдаки фарзандхондшуда

1. Бо хоҳиши шахсони фарзандхондкарда суд метавонад оиди дар дафтари сабти таваллуд ҳамчун падару модари кӯдаки фарзандхондшуда сабт намудани номи онҳо ҳалнома қабул намояд.

2. Барои чунин сабт нисбати кӯдаки фарзандхондшудаи ба синни даҳсолагӣ расида, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 2 моддаи 32 ҳамин кодекс, розигии кӯдак зарур аст.

3. Дар хусуси зарурати чунин сабт дар ҳалномаи суд дар бораи фарзандхондӣ нишон дода мешавад.

Моддаи 137. Оқибатҳои ҳуқуқии фарзандхондии кӯдак

1. Кӯдакони фарзандхондшуда ва авлоди онҳо нисбат ба фарзандхондагон ва хешовандонашон, фарзандхондагон ва хешовандони онҳо, нисбати фарзандхондшудагон ва авлоди онҳо дар ҳуқуқу ўҳдадориҳои амволӣ ва ғайриамволии шахсӣ аз рӯи аслу насаб ба хешовандон баробар карда мешаванд.

2. Кӯдакони фарзандхондшуда нисбати падару модари худ ва хешовандони онҳо ҳуқуқи ғайриамволӣ ва амволии шахсиро аз даст дода, аз ўҳдадориҳо нисбати онҳо озод мешаванд.

3. Ҳангоми ба фарзандхондӣ қабул кардани кӯдак аз тарафи як шахс, агар фарзандхондкунанда мард бошад, ҳуқуқҳои ғариамволӣ ва амволии шахсӣ ва ўҳдадориҳо бо хоҳиши модар ва агар фарзандхондкунанда зан бошад бо хоҳиши падар нигоҳ дошта шуда метавонад.

4. Агар яке аз падару модар вафот карда бошад, он гоҳ бо хоҳиши падару модари вафоткарда (бобою бибии кӯдак) ҳуқуқу ўҳдадорӣ нисбат ба хешовандони волиди вафоткарда метавонанд нигоҳ дошта шаванд, агар инро манфиати кӯдак талаб кунад. Ҳуқуқи падару модари падар ё модари фавтида барои муошират бо кӯдаки фарзандхондшуда мутобики муддаи 67 ҳамин кодекс амалӣ мегардад.

5. Дар хусуси нигоҳ доштани муносибатҳои кӯдаки фарзандхондшуда бо яке аз падару модар ё бо хешовандони падар ё модари вафоткарда дар ҳалномаи суд оид ба фарзандхондӣ зикр карда мешавад.

6. Оқибати ҳуқуқии ба фарзандхондӣ гирифтани кӯдак, ки дар қисмҳои 1 ва 2 ҳамин мудда пешбинӣ шудааст, сарфи назар аз сабти фарзандхондкардагон ба сифати падару модар дар санади сабти таваллуди кӯдак фаро мерасад.

Моддаи 138. Нигоҳ доштани ҳуқуқи кӯдаки фарзандхондашуда ба нафақа ва ёрдампулӣ Кӯдаке, ки дар вақти ба фарзандхондӣ гирифта шуданаш бинобар вафоти падару модараш ба нафақаю ёрдампулӣ ҳуқуқ дорад, ин ҳуқуқро дар сурати ба фарзандхондӣ қабул шуданаш низ нигоҳ медорад.

Моддаи 139. Маҳрамияти фарзандхондии кӯдак

1. Маҳрамияти фарзандхондии кӯдакро қонун муҳофизат мекунад. Судьяҳое, ки дар бораи фарзандхондӣ ҳалнома қабул кардаанд ё шахсони мансабдоре, ки сабти давлатии онро анҷом додаанд, инчунин шахсоне, ки ба ҳар тарики дигар аз фарзандхондӣ огоҳанд, бояд маҳрамияти фарзандхондиро нигоҳ доранд.

2. Шахсони дар қисми 1 ҳамин модда зикргардида, ки маҳрамияти фарзандхондии кӯдакро бар хилофи иродай фарзандхондагон фош кардаанд, ба тартиби муқаррарнамудаи қонун ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

Моддаи 140. Бекор кардани фарзандхондии кӯдак

1. Фарзандхондии кӯдак ба тартиби судӣbekор карда мешавад.

2. Парванда оид ба bekor кардани фарзандхондии kūdak bo ištiroki maqomi vasoyatu parastorī, инчунин прокурор баррасӣ мешавад.

3. Фарзандхондӣ az rӯzi eътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар бораи bekor кардани фарзандхондии kūdak қатъ мегардад.

Суд вазифадор аст дар давоми се rӯzi пас аз eътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар мавриди bekor кардани фарзандхондии kūdak иқтибоси ин ҳалномаи судро ба maqomi сабти асноди ҳолати шаҳрвандии маҳалли бақайдгирии давлатии фарзандхондӣ firiştad.

Моддаи 141. Асосҳо барои bekor кардани фарзандхондии kūdak

1. Фарзандхондии kūdak дар мавриди bekor карда шуда метавонад, ки агар фарзандхондкардагон az ichroi vazifaҳои ба zimmaашон гузошташудаи padaru modari sarkashӣ kунанд, az xukуki padaru modarii xud sӯisistiфода namоянд, bo kūdakoni farzandxondkardaашон munosibati beraҳmona doшta, mайзада ё нашъаманди aшаддӣ boшанд.

2. Суд xukуk дорад bo назардошти manfiati va fikri kūdak farzandxondиро bo сабабҳои дигар низ bekor kунад.

Моддаи 142. Шахсоне, ки xukуki талаби bekor кардани фарзандхондии kūdakро dorанд Xukуki талаби bekor намудани farzandxondkunии kūdakро padaru modari ҳақиқии kūdaki farzandxondshuda, farzandxondkardagoni (яке az онҳо) kūdakoni farzandxondshuda, ки ба sinни chordaҳsolagӣ расидаанд, maqomi vasoyatu parastorī, инчунин прокурор dоро мебошанд.

Моддаи 143. Oқибати bekor кардани фарзандхондии kūdak

1. Dar surati farzandxondиро bekor кардани суд xukуку ўҳдадориҳои bайни farzandxondshuda va farzandxondaю xeshovandonash қатъ гардида, xukуку ўҳдадориҳои bайни kūdak va padaru modari xeshovandonash barқарор карда мешаванд, agar inro manfiati kūdak takозо kунад.

2. Dar surati bekor кардани farzandxondӣ, kūdak bo ҳалномаи суд ба padaru modaraш sупурда мешавад. Dar surati набудани padaru modar, инчунин agar ба padaru modar

супурдани кӯдак хилофи манфиати ў бошад, кӯдак ба тарбияи мақомоти васояту парасторӣ дода мешавад.

3. Суд ҳамчунин масъалаи нигоҳ доштан ё надоштани ном, номи падар ва фамилияи кӯдакро, ки бо сабаби фарзандхондӣ ба ў дода шудаанд, ҳал менамояд. Дигар кардани ном, фамилия ё номи падари кӯдаки ба синни даҳсолагӣ расида танҳо бо розигии ў мумкин аст.

4. Суд бо назардошти манфиати кӯдак, хукуқ дорад фарзандхондкардагони собикро ўҳдадор созад, ки ба андозаи муқаррарномудаи моддаҳои 81 ва 83 ҳамин кодекс барои таъминоти кӯдак маблағ пардозанд.

Моддаи 144. Номумкини бекор кардани фарзандхондӣ баъди ба ба балоғат расидани кӯдаки фарзандхондшуда

Бекор кардани фарзандхондии кӯдак мумкин нест, агар кӯдаки фарзандхондшуда то лаҳзаи пешниҳоди талаби бекор кардани фарзандхондӣ ба балоғат расида бошад, ба истиснои ҳолатҳое, ки ба ин гуна бекоркуй розигии байни шахси фарзандхондкарда ва кӯдаки фарзандхондшуда, инчунин падару модари ў, агар онҳо дар қайди ҳаёт буда, аз хукуқи падару модарӣ маҳрум нашуда бошанд ва суд онҳоро ғайри қобили амал эътироф накарда бошад.

Моддаи 145. Беэътибор донистани фарзандхондии кӯдак

Фарзандхондии кӯдак дар ҳолатҳое метавонад беэътибор дониста шавад, ки агар:

- ҳалномаи фарзандхондӣ ба хуччатҳои қалбакӣ асос ёфта бошад;
- фарзандхондӣ қалбакӣ бошад;
- шахси ба балоғатрасида ба фарзандхондӣ қабул шуда бошад;
- фарзандхондкарда шахсе бошад, ки суд ўро ғайриқобили амал ё қобили амалаш маҳдуд эътироф карда бошад;
- шахси фарзандхондкарда бо ҳалномаи суд аз хукуқи падару модарӣ маҳрумшуда бошад;
- шахсоне, ки барои номатлуб иҷро кардани ўҳдадориҳои қонунан ба зиммаашон гузошташуда аз ўҳдадориҳои васӣ ё парасторӣ бартараф карда шуда бошанд;
- фарзандхондӣ бинобар гуноҳи содиркардаи собиқ фарзандхондагон аз ҷониби суд бекор карда шуда бошад;
- шахсоне, ки бинобар вазъи саломатӣ наметавонанд хукуқи падару модариро амалий намоянд. Номгӯи бемориҳое, ки ҳангоми ба онҳо мубтало будани шахс наметавонад кӯдакро ба фарзандхондӣ қабул қунад, таҳти васоят (парасторӣ) қарор диҳад, аз ҷониби хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 146. Оқибати беэътибор донистани фарзандхондии кӯдак

1. Фарзандхондии күдак аз лаҳзаи қабули ҳалнома дар бораи фарзандхондӣ беэътибор дониста мешавад. Дар ин маврид тамоми ҳуқуку ўҳдадориҳои фарзандхондаю хешовандони ў ва фарзандхонд, ки аз фарзандхондӣ бармеоянд, аз байн мераванд.

2. Суд вазифадор аст, ки дар муддати се рӯз дар хусуси эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалнома дар бораи беэътибор донистани фарзандхондӣ ба мақоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ки фарзандхондӣ дар он ба қайд гирифта шудааст, хабар диҳад.

Боби 20 Васоят ва парастории ноболиҷон

Моддаи 147. Ноболиғоне, ки таҳти васояту парасторӣ гирифта мешаванд

1. Васояту парасторӣ барои кӯдакони ноболиғе, ки бе парастории падару модар мондаанд (моддаи 122 ҳамин кодекс), бо мақсади таъминот, таълиму тарбия, маълумотноккунӣ, инчунин барои ҳифзи ҳуқуку манфиатҳои онҳо муқаррар карда мешавад.

2. Васоят барои ноболиғони то синии чордаҳсола муқаррар карда мешавад.

3. Парасторӣ барои ноболиғони аз чордаҳсола то ҳаждаҳсола муқаррар карда мешавад.

4. Муқаррар ва қатъ намудани васоят ё парастории кӯдакони ноболиғ тавассути кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 148. Васиён ва парасторони ноболиғон

1. Танҳо шахсони болиги қобили амал васӣ ва парастор таъин шуда метавонанд.

2. Шахсони зерин васӣ ва парастор таъин шуда наметавонанд:

- шахсоне, ки аз ҳуқуки падару модарӣ маҳрум шудаанд:

- шахсоне, ки қаблан кӯдакро ба фарзандхонда қабулкарда, агар фарзандхондкунӣ бо сабаби номатлуб иҷро кардани ўҳдадориҳояшон бекор карда шуда бошад;

- шахсоне, ки бо сабаби номатлуб иҷро кардани ўҳдадориҳояшон аз вазифаи васӣ ё парасторӣ озод карда шудаанд;

- шахсони мубталои майзадагӣ ва нашъамандӣ, инчунин шахсоне, ки вобаста ба вазъи саломатӣ (қисми 1 моддаи 127 ҳамин кодекс) наметавонанд ўҳдадориҳояшонро оид ба тарбияи кӯдак анҷом диҳанд.

3. Анҷом додани вазифаҳои васоят ва парасторӣ нисбат ба шахсони ноболиғ ба зиммаи шӯъбаҳои маориф, нисбат ба шахсони ноболиғе, ки суд ғайриқобили амал ё қобилияти амалашон маҳдуд эътироф намудааст ба зиммаи шӯъбаҳои тандурустӣ ва нисбат ба онҳое, ки қобили амал буда, бинобар аҳволи саломатӣ ба парасторӣ эҳтиёҷманданд ба зиммаи шӯъбаҳои таъминоти иҷтимоӣ гузошта мешавад.

4. Дар шаҳрак ва дехот вазифаи васоят ва парасториро ҷамоатҳои шаҳрак ва ҷамоатҳои дехот мустақиман анҷом медиҳанд.

Моддаи 149. Низомнома дар бораи мақомоти васояту парасторӣ

Низомнома дар бораи мақомоти васояту паасторӣ аз тарафи хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Моддаи 150. Маҳалли муқаррар намудани васояту паасторӣ

Васояту паасторӣ аз тарафи мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоатҳои шаҳрак ва ҷамоатҳои деҳот маҳали истиқомати шаҳсе, ки бояд таҳти васоят ва паасторӣ гирифта шавад ё маҳалли истиқомати васӣ ё паастор муқаррар мешавад.

Моддаи 151. Интихоби васӣ ва паастор

1. Ҳангоми ба қӯдак таъин намудани васӣ ё паастор бояд сифатҳои шахсии васӣ (паастор), ба иҷрои ӯҳдадориҳои васӣ (паасторӣ) қодир будани ў, муносибатҳои байни ў ва шахси мӯҳточи васоят ё паасторӣ, муносибати аъзои оилаи васӣ (паастор) нисбат ба қӯдак, инчунин дар сурати имкон ҳоҳиши худи қӯдак ба инобат гирифта мешавад.

2. Таъин намудани паастор ба шахси болиги қобили амал, ки бинобар аҳволи саломатиаш барои татбиқи мустақилонаи хуқуқ ва иҷрои ӯҳдадориҳояш имконият надорад, танҳо бо розигии шахси таҳти паасторӣ гирифташаванд сурат гирифта метавонад.

Моддаи 152. Васоят (паасторӣ) нисбат ба қӯдаконе, ки дар муассисаҳои тарбиявӣ, муолиҷавӣ ва муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарор доранд

1. Ба қӯдаконе, ки дар муассисаҳои тарбиявӣ, таълимӣ ва муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар муассисаҳои ба ин монанд таҳти васояти пурраи давлат қарор доранд, васӣ (паастор) таъин карда намешавад. Иҷрои чунин ӯҳдадориҳо ба зиммаи маъмурияти ин муассисаҳо гузошта мешавад.

Аз ҷониби васӣ (паастор) дар чунин муассиса мувакқатан қарор додани қӯдак хуқуқ ва ӯҳдадориҳои васиро (паасторро) нисбат ба ин қӯдак қатъ намесозад.

2. Мақомоти васояту паасторӣ шароити таъминот, тарбия ва таълими қӯдакони дар ин муассисаҳо қарордоштаро, ки дар қисми 1 ҳамин модда зикр гардидаанд, назорат мекунанд.

3. Ҳимояи хуқуқи дастпарварони (хатмунандагони) муассисаҳои дар қисми 1 ҳамин модда зикргардида ба зиммаи мақомоти васояту паасторӣ гузошта мешавад.

Моддаи 153. Хуқуқи қӯдакони таҳти васоят (паасторӣ) қарордошта

1. Қӯдакони таҳти васоят (паасторӣ) қарордошта чунин хуқуқҳо доранд:

Ба тарбия дар оилаи васӣ (паастор), ғамхорӣ аз ҷониби васӣ (паастор), зиндагии дар як ҷо бо ў, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст;

Ба таъмини шароити зист, тарбия ва таълим, рушду такомули ҳамаҷониба ва эҳтироми шаъну эътибори инсонии онҳо;

Ба алимент, нафака, ёрдампулӣ ва дигар пардохтҳои иҷтимоии ба онҳо тааллуқдошта;

Ба нигоҳ доштани хуқуқи моликият ба манзили истиқоматӣ ё хуқуқи истифодаи манзили истиқоматӣ ва дар сурати мавҷуд набудани манзили истиқоматӣ хуқуқ доранд тибқи қонунгузории манзил хонаи истиқоматӣ гиранд;

Ба ҳимоя аз суиистифодаи васӣ (парастор) мутобиқи моддаи 57 ҳамин кодекс.

2. Кӯдаконе, ки таҳти васоят (парасторӣ) қарор доранд, дорои ҳуқуқҳои пешбининамудаи моддаи 56 ҳамин кодекс мебошанд.

Моддаи 154. Ҳуқуқи кӯдакони бе парастории падару модар монда, ки дар муассисаҳои тарбиявӣ, табобатӣ ва муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарор доранд

1. Кӯдакони бе парастории падару модар монда, ки дар муассисаҳои тарбиявӣ, табобатӣ ва муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар муассисаҳои ба ин монанд қарор доранд, чунин ҳуқуқҳо доранд:

Ба таъминот, тарбия, таълим, рушду такомули ҳамаҷониба, эҳтироми шаъну эътибори инсонӣ, таъмини манфиатҳояшон;

Ба алимент, нафақа, ёрдампулӣ ва дигар пардохтҳои иҷтимоии ба онҳо тааллуқдошта;

Ба нигоҳ доштани хуқуқи моликият ба манзили истиқоматӣ ё хуқуқи истифодаи манзили истиқоматӣ ва ҳангоми мавҷуд набудани манзили истиқоматӣ хуқуқ доранд тибқи қонунгузории манзил хонаи истиқоматӣ гиранд;

пас аз ҳатми муассисаҳои зикргардида ба имтиёз барои ба кор даромадан мувоғики қонунгузории меҳнат.

2. Кӯдакони бе парастории падару модар монда, ки дар муассисаҳои дар қисми 1 ҳамин модда зикргардида қарор доранд, инчунин дорои ҳуқуқҳои пешбининамудаи моддаҳои 55, 56 ҳамин кодекс мебошанд.

Моддаи 155. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои васӣ ва парастори кӯдаки ноболиғ

1. Васӣ ва парастори кӯдаки ноболиғ ҳуқуқ доранд ва ўҳдадор ҳастанд, ки шахси ба парасторӣ гирифтаашонро тарбия кунанд, дар бораи саломатӣ, такомули ҷисмонӣ, рӯҳӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ, таҳсил ва қасбомӯзии ўғамхорӣ зоҳир намоянд.

Васиёну парасторон метавонанд бо назардошти фикру ҳоҳиши кӯдакон ва тавсияи мақомоти васояту парасторӣ, инчунин ҳангоми риояи талаботи пешбининамудаи қисми якуми моддаи 65 ҳамин кодекс тарбияи кӯдаконро, ки таҳти васояти (парастори) онҳо қарор доранд, мустақилона муайян намоянд.

Васӣ ва парастор бо назардошти фикру ҳоҳиши кӯдаки таҳти васояташон қарордошта ҳуқуқ доранд муассисаи таълимӣ ва шакли таълимро барои гирифтани маълумоти асосии умумӣ мустақилона интихоб намоянд.

2. Васӣ ва парастор ҳуқуқ доранд ба воситаи суд аз ҳар гуна шахсоне, ки бе асоси қонунӣ кӯдакро дар назди худ нигоҳ медоранд, аз ҷумла аз хешовандони наздики кӯдак баргардонидани кӯдаки дар таҳти васояташон (парасториашон) бударо талаб намоянд.

3. Васй ва парастор ҳукуқ надоранд, ки барои муоширати қӯдаки таҳти васояташон (парасториашон) қарордошта бо падару модару хешовандони дигараш, ба истиснои ҳолатҳое, ки ин муошират ба манфиати қӯдак нест, монеъ шаванд.

4. Ҳукуқ ва ўхдадориҳои васй ва парасторро кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян меқунад.

5. Еҳдадории васоят (парасторӣ) нисбат ба қӯдаки таҳти васоят (парасторӣ) қарордошта аз ҷониби васй (парастор) бемузд анҷом дода мешавад.

6. Ба васй (парастор) барои таъминоти қӯдаки таҳти парасторӣ қарордошта ҳар моҳ тибқи андоза ва тартиби муқаррарнамудаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағ дода мешавад.

Моддаи 156. Аз вазифа бартараф соҳтани васй ва парастор дар сурати номатлуб ичро кардани вазифаашон

1. Агар васй ё парастор вазифаи ба зиммааш гузошташударо номатлуб ичро қунад, мақоми васояту парасторӣ васй ё парасторро аз иҷрои ин вазифа бартараф месозад.

2. Дар сурати васоятро (парасториро) ба мақсадҳои ғаразнок истифода кардани васй (парастор), инчунин дар ҳолати бе назорат ва кӯмаки зарурӣ гузоштани шахсони таҳти парасторӣ қарордошта мақомоти васояту парасторӣ вазифадоранд, ки барои ҳалли масъалаи ба ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонун қашидани ин шахс маводи заруриро ба прокурор пешниҳод намоянд.

Моддаи 157. Аз парастории шахси болиғ озод кардани парастор бо талаби шахси таҳти парасторӣ қарордошта

Парастори шахси болиғи қобили амал, ки ба парасторӣ мӯҳтоҷ аст бо сабаби вазъи саломатӣ ва синну сол бояд бо талаби шахси таҳти парасторӣ қарордошта аз вазифа озод карда шавад. Мақомоти васояту парасторӣ дар ин ҳолат метавонанд бо мувофиқаи шахси таҳти парасторӣ қарордошта шахси дигарро ба сифати парастор таъин намоянд.

Моддаи 158. Шикоят ба қарорҳои мақомоти васояту парасторӣ

Нисбати қарорҳои мақомоти васояту парасторӣ дар ҳусуси таъин ва озод намудани васиён ва парасторон, инчунин доир ба тамоми масъалаҳои васояту парасторӣ шахсони манфиатдор метавонанд аз рӯи тобеият ба мақомоти болой ё ба суд шикоят қунанд.

Фасли 7 Асноди ҳолати шаҳрвандӣ (боби 21, моддаҳои 159,160,161,162,163,164,165,166). (хориҷ карда шуд қадома 29.04.2006 № 183).

Фасли 8 Истифодаи қонунҳои оила дар муносибатҳои оилавӣ бо иштироки шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ

Боби 22 Истифодаи қонунгузории ақди никоҳ ва оила нисбат ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ

Моддаи 167. Ақди никоҳ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Шаклу тартиби ақди никоҳ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

2. Шартҳои ақди никоҳ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар шахси никоҳшаванд дар асоси қонунҳои давлате, ки дар лаҳзай ақди никоҳ ў шаҳрванди он давлат мебошад, бо риояи талаботи моддаи 14 ҳамин кодекс дар бобати ҳолатҳое, ки монеъи ақди никоҳ мегарданд, муайян карда мешаванд.

3. Агар шахс дар баробари шаҳрванди давлати дигар будан шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, нисбати вай шартҳои ақди никоҳи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешавад. Агар шахс дорои шаҳрвандии якчанд давлати хориҷӣ бошад, бо интихоби ин шахс қонунгузории яке аз ин давлатҳо истифода бурда мешавад.

4. Шартҳои ақди никоҳи шахси бешаҳрвандӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қонунҳои давлате муайян карда мешаванд, ки ин шахс дар он ҷои истиқомати доимӣ дорад.

Моддаи 168. Ақди никоҳ дар намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулий

1. Ақди никоҳи дар байни шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, дар намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

2. Ақди никоҳ дар байни шаҳрвандони хориҷӣ, ки аз тарафи намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии кишварҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудааст, агар ин шахсон дар лаҳзай ақди никоҳ шаҳрвандони давлати хориҷие бошанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сафир ё консул таъин кардааст, мутақобилан қобили эътибор дониста мешавад.

Моддаи 169. Эътирофи никоҳе, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон баста шудааст

1. Никоҳҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва никоҳҳои байни шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрвандӣ, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи қонунҳои он кишвар баста шудаанд, агар барои эътироф монеаҳои дар моддаи 14 ҳамин кодекс пешбинигардида набошанд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боэътибор дониста мешавад.

2. Никоҳи шаҳрвандони хориҷӣ, ки берун аз ҳудуди бо риояи қонунҳои он кишваре баста шудаанд, ки дар он ақди никоҳ сурат гирифтааст, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боэътибор дониста мешаванд.

Моддаи 170. Беэътибор донистани никоҳ

Беэътибор донистани никоҳ тибқи моддаҳои 167 ва 169 ҳамин кодекс сурат мегирад.

Моддаи 171. Бекор кардани никоҳ

1. Бекор кардани никоҳи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаҳрвандони хориҷӣ ё ашхоси бешаҳрвандӣ, инчунин никоҳи байниҳамдигарии шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

2. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд, ҳуқӯқ доранд никоҳро бо ҳамсари ҳуд, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, сарфи назар аз шаҳрвандии ў, дар суди Ҷумҳурии Тоҷикистон бекор кунанд. Дар ҳолатҳое, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба

бекор кардани никоҳ дар мақмоти сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ иҷозат дода мешавад, никоҳ дар намояндагиҳои дипломатӣ ё муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон бекор карда мешавад.

3. Бекор кардани никоҳи байни шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони хориҷӣ ё шаҳсони бешаҳрвандӣ, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо риояи қонунгузории давлати хориҷии даҳлдор салоҳиятнокии мақомоте, ки оиди бекор кардани никоҳ қарор қабул кардаанд ва қонунгузорие, ки ҳангоми бекор кардани никоҳ бояд истифода бурда шавад, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боэътибор дониста мешавад.

4. Бекор кардани никоҳи байни шаҳрвандони хориҷӣ, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо риояи қонунгузории давлати даҳлдор салоҳияти мақоме, ки дар бораи никоҳ қарор баровардааст ва қонунҳое, ки бояд ҳангоми бекор кардани никоҳ истифода шаванд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боэътибор дониста мешавад.

Моддаи 172. Ҳуқуқҳои шахсии ғайри амволию амволӣ ва ӯҳдадориҳои зану шавҳар

1. Ҳуқуқҳои шахсии ғайриамволию амволӣ ва ӯҳдадориҳои зану шавҳар тибқи қонунҳои давлате, ки онҳо дар ҳудуди он иқоматгоҳи муштарак доранд ва дар сурати надоштани иқоматгоҳи муштарак бошад, тибқи қонунҳои давлате муайян карда мешаванд, ки онҳо дар қаламрави он иқоматгоҳи охирини муштарак доштанд. Ҳуқуқҳои шахсии ғайриамволию амволӣ ва ӯҳдадориҳои зану шавҳаре, ки иқоматгоҳи муштарак надоранд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

2. Зану шавҳаре, ки шаҳрвандии умумӣ ё иқоматгоҳи муштарак надоранд, ҳангоми бастани аҳдномаи никоҳ ё созишнома дар бораи пардоҳти алимент ба ҳамдигар метавонанд қонунҳоеро интиҳоб намоянд, ки барои муайян намудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳояшон дар ҳусуси пардоҳти алимент аз рӯи ин аҳднома ё созишномаи пардоҳти алимент мавриди истифода қарор мегиранд. Агар зану шавҳар дар мавриди интиҳоби қонунҳо нисбати аҳдномаи никоҳ ё созишномаи зану шавҳар дар бораи пардоҳти алимент ба яқдигар ба мувофиқа наоянд, муқаррароти қисми якуми ҳамин модда истифода мешавад.

Моддаи 173. Муқаррар намудан ва рад кардани падархондӣ (модархондӣ)

1. Муқаррар намудан ва рад кардани падархондӣ (модархондӣ) тибқи қонунҳои давлате муайян карда мешавад, ки кӯдак аз рӯи таваллуд шаҳрванди он мебошад.

2. Тартиби муқаррар ва рад кардани падархондиро (модархондиро) дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Дар ҳолатҳо, ки агар мутобики қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудани падар (модар) дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ иҷозат дода шуда бошад, падару модари берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқоматкунандай кӯдак, ки ақаллан якеашон шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ҳуқуқ доранд бо аризаи муқаррар намудани падар (модар) ба намояндагии дипломатӣ ё муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоянд.

Моддаи 174. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар ва фарзандон

Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар ва фарзандон, аз чумла ӯҳдадории падару модар дар бобати таъминоти фарзандон мутобики қонунҳои давлате муайян карда мешаванд, ки дар

он давлат иқоматгоҳи муштарак доранд. Дар сурати иқоматгоҳи муштарак надоштани падару модар ва фарзандон, ҳуқуқу ўхдадориҳои онҳо тибқи қонунҳои давлате муайян карда мешаванд, ки кӯдак шаҳрванди он мебошад. Бо талаби даъвогар нисбати ўхдадориҳои алиментдиҳӣ ва дигар муносибатҳои байни падару модар ва фарзандон қонунҳои давлатеро истифода кардан мумкин аст, ки кӯдак дар қаламрави он истиқомати доимӣ дорад.

Моддаи 175. Еҳдадориҳои алиментдиҳии фарзандони болиг ва аъзои дигари оила
Еҳдадориҳои алиментдиҳии фарзандони болиг ба манфиати падару модарашон, инчунин ўхдадориҳои алиментдиҳии аъзои дигари оила тибқи қонунҳои давлате муайян карда мешаванд, ки онҳо дар қаламрави он иқоматгоҳи доимӣ доранд. Дар сурати надоштани иқоматгоҳи муштарак чунин ўхдадориҳо тибқи қонунҳои давлате муайян карда мешавад, ки шахси даъвогари алимент шаҳрванди он мебошад.

Моддаи 176. Муқаррар намудани мазмуни меъёрҳои ҳуқуқи оилавии хориҷӣ
1. Ҳангоми истифодаи меъёрҳои ҳуқуқи оилавии хориҷӣ суд ё мақоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигар мақомот мундариҷаи ин меъёрҳоро мувоғиқи тафсири расмии он, амалияи истифода ва доктринаи он дар давлати даҳлдори хориҷӣ муқаррар менамоянд.

Ба мақсади муқаррар намудани мундариҷаи меъёрҳои ҳуқуқи оилавии хориҷӣ суд, мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва мақомоти дигар метавонанд тибқи тартиби муқарраршуда барои мусоидат ва тавзех ба вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти салоҳиятноки Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунанд ё коршиносонро (экспертҳоро) ҷалб намоянд.

2. Шаҳсони манфиатдор ҳуқуқ доранд асноди тасдиқкунандаи мундариҷаи меъёрҳои ҳуқуқи оилавии хориҷиеро, ки онҳо барои талаби худ ё эътиroz ба он истинод мекунанд, пешниҳод намоянд ё ба тарзи дигар ба суд ё мақоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигар мақомот дар муқаррар соҳтани мундариҷаи меъёрҳои ҳуқуқи оилавии хориҷӣ мусоидат кунанд.

3. Агар мундариҷаи меъёрҳои ҳуқуқи оилавии хориҷӣ, сарфи назар аз чораҳои мутобики қисми якуми ҳамин модда дидашуда муқаррар нагардад, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешавад.

Моддаи 177. Маҳдудияти истифодаи ҳуқуқи оилавии хориҷӣ
Ҳуқуқи оилавии хориҷӣ дар ҳолатҳои истифода бурда намешавад, ки он хилоғи асосҳои тартиботи ҳуқуқии (тартиботи оммавӣ) Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. Дар ин ҳолат қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешаванд.

Моддаи 178. Аз эътибор соқит донистани баъзе санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, бинобар мавриди амал қарор гирифтани ин кодекс Қонунҳои зерини Ҷумҳурии Тоҷикистон беэътибор дониста шаванд:

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июни соли 1969 "дар бораи тасдиқ кардани кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" (ведомостҳои совети олии рес Тоҷикистон, соли 1969, № 12, моддаи 102);

Укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 сентябри соли 1976 "дар бораи даровардани тағйирот ба моддаи 185 кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба никоҳ ва оила" (ведомостҳои советии олии рсс Тоҷикистон, соли 1976, № 19, моддаи 244);

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 1976 "дар хусуси тасдиқ намудани укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар бораи даровардани тағйирот ба моддаи 185 кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба никоҳ ва оила" (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1976, № 23, моддаи 282);

Укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 августи соли 1980 "дар бораи даровардани тағйирот ва иловаҳо ба кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон " (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1980, № 18, моддаи 216);

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 ноября соли 1980 "дар хусуси тасдиқ намудани укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар бораи даровардани тағйирот ва иловаҳо ба кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон " (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1980, № 23, моддаи 250);

Укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 марта соли 1982 "дар бораи даровардани тағйирот ва иловаҳо ба моддаи 35 кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон " (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1982, № 7, моддаи 51);

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 май соли 1982 "дар хусуси тасдиқ кардани указҳои президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даровардани тағйироту иловаҳо ба баъзе актҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмати тасдиқи укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 марта соли 1982 "дар бораи даровардани тағйирот ба моддаи 35 кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон " (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1982, № 11, моддаи 130);

Укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 февраля соли 1984 "дар бораи даровардани тағйирот ба моддаи 27 кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон " (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1984, № 4, моддаи 40);

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 февраля соли 1984 "дар бораи тасдиқ кардани указҳои президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар хусуси дохил кардани тағйироту иловаҳо ба баъзе актҳои қонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон " дар қисмати тасдиқ намудани укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 февраля соли 1984 "дар бораи дохил кардани тағйирот ба моддаи 27-уми кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон " (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1984, № 4, моддаи 36);

Моддаи 9 укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 1984 "дар бораи дохил кардани тағйироту иловаҳо ба баъзе актҳои қонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон " (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1984, № 16, моддаи 168);

Фасли 1 укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 ноября соли 1984 "дар бораи даровардани тағйироту иловаҳо ба баъзе актҳои қонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон " (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1984, № 23, моддаи 224);

Фасли 1 укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 1985 "дар бораи даровардани тағйироту иловаҳо ба баъзе актҳои қонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон" (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1985, № 5, моддаи 54);

Фасли 11 укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 ноябри соли 1985 "дар бораи баъзе тағйиротҳои тартиби рӯёнидан алимент барои нигоҳубини кӯдакони ноболиғ" (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1985, № 23, моддаи 230);

Фасли 1 укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 феврали соли 1987 "дар бораи баъзе тағйиротҳои тартиби рӯёнидан алимент барои фарзандони ноболиғ" (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1987, № 5, моддаи 76);

Укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 февраля соли 1990 "дар бораи даровардани тағйирот ба кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" (ведомостҳои совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1990, № 5, Моддаи 42);

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 1990 "дар хусуси тасдиқи указҳои президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар бораи даровардани тағйироту иловаҳо ба баъзе актҳои қонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон" дар қисмати тасдиқ намудани укази президиуми совети олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 февраля соли 1990 "дар бораи даровардани тағйирот ба кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон соли 1990, № 9, моддаи 162);

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 1990 "дар бораи даровардани тағйироту иловаҳо ба кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1990, № 9, моддаи 163);

Фасли ішқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 августи соли 1990 "дар бораи дохил кардани тағйироту иловаҳо ба баъзе актҳои қонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон" (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1990, № 16, моддаи 268);

Фасли уйқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабря соли 1990 "дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба баъзе санадҳои қонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон" (ведомостҳои шӯрои олии рсс Тоҷикистон, соли 1990, № 24, моддаи 410);

Фасли 1 қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 июни соли 1991 "дар хусуси даровардани тағйироту иловаҳо ба баъзе санадҳои қонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон" (ведомостҳои совети олии рсс Тоҷикистон, соли 1991, № 14, моддаи 237);

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 ноября соли 1992 "дар бораи даровардани тағйирот ба кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" (ахбори шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1992, № 21-22, моддаи 301);

Фасли 1 ўз фармони раёсати шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 июни соли 1993 "дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба баъзе санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон" (протоколи № 166 маҷлиси раёсати шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон);

Фармони раёсати шўрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 июли соли 1993 "дар бораи даровардани тағйирот ба кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" (ахбори шўрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1993, № 13, моддаи 272);

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 1993 "оид ба тасдиқ намудани фармонҳои раёсати шўрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дохил намудани тағйироту иловаҳо ба баъзе қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон" дар қисмати тасдиқи фармони раёсати шўрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 июли соли 1993 "дар бораи даровардани тағйирот ба кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" (ахбори шўрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1993, № 23-24, моддаи 509).

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон (ахбори маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998, №22, мод.304)

дар бораи қабули кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмонов

ш.Душанбе, 13 ноябри соли 1998

№ 682 Қарори маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ахбори маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998, №22, мод.305)

оиди мавриди амал қарор додани кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

2. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

А) дар хусуси бо кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқсозии санадҳои қонунгузорӣ ба маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таклифҳо пешниҳод намояд;

Б) қарорҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ гардонад;

В) аз ҷониби вазоратҳо ва кумитаҳои давлатӣ аз нав дида баромадан ва бекор намудани санадҳои меъёрии онҳо, аз ҷумла дастуралхояшонро, ки хилофи кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, таъмин намояд.

Раиси маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон с. Раҷабов

ш. Душанбе,13 ноября соли 1998 №683